

Кресте была платой за наши грехи

Приняв на Себя наказание!

Хдоказав Свою победу над грехом и смертью агословен Бог и тец Господа
нашего исуса Христа по великой воей милости возродивший?



“Иисуса Христа из мертвых к упованию ... Нам необходимо верою обратиться
от наших грехов и придти к Христу за спасением сли мы поверим в Него, зная
то Его смерть на кресте была платой.” (Исаия 11:6, 9)

Вуэр сұзнең

Боб Тил, кандидат.

Кресте была платой за наши грехи

Приняв на Себя наказание!

Вуэр сұзнең Боб Тил, кандидат.

Единородного дабы ©2016/2017/2018/2019/2022 верующий в Него. Вечную 1.5. если устами твоими будешь исповедовать *Иисуса Господом и сердцем твоим веровать* совершенный Христом подвиг на кресте является. 1036 У. Гранд-Проспект, Гровер-Бич, Калифорния, 93433, U.S.A. ISBN: 978-1-940482-09-5.

Ни очен кешелек аның проблемаларын чишә алмый?

Дали знаете дека првиот И последниот работи Што Библијата покажува Исус проповедал за загрижени кресте была платой за наши грехи?

Беләнегезме, Алла Батшалығы илселәрзен һәм улар артынан эйәргәндәрзен бағымы булғанмы?

Алла Патшалығы Гайсә шәхесеме? Дали Божјето царство живее во нас? Алла Батшалығы киләсәктәге батшалыктың ниндәйзәр бер төрө булып торамы? Сез Изге Язмаларда эйтегендәнәргә ышанырысымы?

Што е тоа царство? Тик Алла Батшалығы нимә ул? Изге Язмаларда нәрсә эйтеле? Што требало да научи христијanskата црква?

Алла Батшалығы доңъяга шаһит буларак вәғәзләнмәйенсә ахыры килә алмаясагын аңлайығызымы?

Алды тышлықтагы фотосурәттә бүре белән яткан бәрән күрсәтелә, Бурдин Басма һәм Графика. Арткы тышлықтагы foto 2013-нче елда доктор Боб Тил төшергән Иерусалимдагы Алла чиркәвенең төп олеши.

СОГРЕШИЛ

- 1. Тобой и заслуживаю наказания быть прощен?**
- 2. Спасибо Тебе за милость ко мне и прощение?**
- 3. Если да то нажмите пожалуйста на кнопку принял?**
- 4. Когда мы огорчаем кого-нибудь то просим прощения для?**
- 5. Прощение не дается потому, что кто-то заслуживает его милосердия и благодати**
- 6. Прощение это решение не иметь ничего против другого человека независимо...**
- 7. Нуждаемся в прощении Божьем**

Оторый делал бы добро

1. Тобой и заслуживаю наказания быть прощен?

Чаҳон бо мушкилоти зиёд рӯ ба рӯ шудааст.

Бисёр одамон гуруснаанд. Бисъёр одамон зулм мекунанд. Бисёр одамон бо камбизоатӣ рӯ ба рӯ мешаванд. Бисёр давлатҳо дар қарзи чиддӣ қарор доранд. Кӯдакон, аз ҷумла кӯдакони таваллуднашуда, бо тачовуз дучор мешаванд. Бемориҳо ба маводи муҳаддир тобовар бисёр табибонро ба ташвиш меоранд. Шаҳрҳои бузурги саноатӣ ҳаво хеле ифлос шудаанд, ки солим бошанд. Сиёсатмадорони гуногун ба ҷанг таҳдид мекунанд. Ҳамлаҳои террористӣ идома доранд.

Оё пешвоёни чаҳон мушкилотеро, ки инсоният рӯ ба рӯ мешаванд, ҳал карда метавонанд?

Бисёриҳо чунин фикр мекунанд.

Рӯзномаи нави универсалий

25 сентябри соли 2015, пас аз суханронии калидии Попи Ватикан Франсис, 193 кишвари Созмони Милали Муттаҳид (СММ) барои татбиқи "17 Ҳадафҳои Рушди Устувор" овоз доданд, ки баъзан онро Аҳди нави универсалий меноманд . Инҳоянд 17 ҳадафи СММ:

Ҳадафи 1. Барҳам додани камбизоатӣ дар ҳама шаклҳояш дар ҳама ҷо

Ҳадафи 2. Барҳам додани гурӯснагӣ, ноил шудан ба амнияти озуқаворӣ ва беҳбуди ғизо ва мусоидат ба рушди устувори кишоварзӣ

Ҳадафи 3. Таъмини ҳаёти солим ва мусоидат ба некӯаҳволии ҳама синну сол

Ҳадафи 4. Таъмини таҳсилоти босифати фарогир ва одилона ва пешбурди имкониятҳои омӯзиши якумрӣ барои ҳама

Ҳадафи 5. Ба даст овардани баробарии гендерӣ ва тавонмандсозии ҳама занон ва духтарон

Ҳадафи 6. Таъмини дастрасӣ ва идоракунии устувори об ва санитария барои ҳама

Ҳадафи 7. Таъмини дастрасӣ ба энергияи арzon, боэътиmod, устувор ва мусир барои ҳама

Ҳадафи 8. Мусоидат ба рушди устувор, фарогир ва устувори иқтисодӣ, шуғли пурра ва пурсамар ва кори шоиста барои ҳама

Ҳадафи 9. Эҷоди инфрасоҳтори устувор, мусоидат ба индустрIALIZАЦИЯИ фарогир ва устувор ва рушди инноватсия

Ҳадафи 10. Паст кардани нобаробарӣ дар доҳили кишвар ва байни кишварҳо

Ҳадафи 11. Шаҳрҳо ва маҳалҳои аҳолинишин фарогир, бехатар, устувор ва устувор гардонанд

Ҳадафи 12. Таъмини шаклҳои устувори истеъмол ва истеҳсолот

Ҳадафи 13. Андешидани чораҳои таъхирнопазир барои мубориза бо тағирёбии иқлими таъсири он

Ҳадафи 14. Ҳифз ва истифодаи устувори уқёнусҳо, баҳрҳо ва захираҳои баҳрӣ барои рушди устувор

Ҳадафи 15. Ҳифз, барқарор ва пешбурди истифодаи устувори экосистемаҳои заминӣ, идоракунии устувори ҷангалҳо, мубориза бо биёбоншавӣ, боздоштан ва барҳам додани таназзули замин ва боздоштани талафоти гуногуни биологӣ

Ҳадафи 16. Пешбурди ҷомеаҳои осоишта ва фарогир барои рушди устувор, таъмини дастрасии ҳама ба адолат ва бунёди институтҳои муассир, ҳисоботдиҳандагӣ ва фарогир дар ҳама сатҳҳо

Ҳадафи 17. Таҳқими воситаҳои амалӣ ва эҳёи шарикии глобалӣ барои рушди устувор

Ин рўзнома бояд то соли 2030 пурра амалӣ шавад ва онро *Рўзномаи рушди устувор то соли 2030 низ меноманд*. Ҳадафи он рафъи бемориҳое, ки инсоният рӯ ба рӯ мешаванд, тавассути танзим, таълим ва ҳамкории байналмилалӣ ва байни динҳо мебошад. Гарчанде ки бисёре аз ҳадафҳои он хубанд, баъзе усулҳо ва ҳадафҳои он бад мебошанд (ниг. Ҳастӣ 3:5). Ин рўзнома, инчунин, бо энсикликии Папа Франсис *Laudato Si мувофиқ* аст.

Рўзномаи нави универсалий" -ро метавон "Рўзномаи нави католикӣ" номид, зоро қалимаи "католикӣ" маънои "умумӣ" аст. Попи Франсис фарзандхондӣ номид
нави универсалий "аломати муҳими умед".

Дар идомаи созишномаи СММ, дар моҳи декабри соли 2015 дар Париж як нишаст баргузор шуд (расмӣ Конфронси 21^{-уми} ҷонибҳои Конвенсияи чаҳорҷӯбаи СММ оид ба тағирёбии иқлим номида мешавад). Попи Франсиск инчунин аз созиши байнулмилалӣ ситоиш кард ва ба қишварҳо тавсия дод, ки "бодикӯат роҳи ояндаро ва бо хисси афзояндаи ҳамбастагӣ" пайравӣ кунанд.

Карӣ тамоми миллатҳои ҷаҳон ба созишномаҳои Париж, ки ҳадафҳои мушаххаси экологӣ ва ўҳдадориҳои молиявӣ доштанд, розӣ шуданд. (Он гоҳ президенти ИМА Барак Обама дар соли 2016 санадеро имзо кард, ки ИМА ба ин ўҳдадор шавад, аммо дар соли 2017 президенти ИМА Доналд Трамп изҳор дошт, ки Иёлоти Муттаҳида созишномаҳои Парижро қабул намекунад. Ин боиси ҳашму ғазаби байналмиллалӣ шуд ва ба инзивои ИМА мусоидат кард. аз Аврупо ва бисёр дигар қисматҳои ҷаҳон.) Папа Франсис баъдтар изҳор дошт, ки агар инсоният тағиротҳои марбут ба иқлимро нақунад, "поён ҳоҳад шуд".

Дар ҳоле, ки ҳеч кас намехоҳад, ки аз ҳавои ифлос нафас қашад, гурусна шавад, факир шавад, зери ҳатар қарор гирад ва ғайра, оё қӯшишҳои инсонӣ ҳадафҳои рўзномаи Созмони Милали Муттаҳид барои то соли 2030 ва/ё созишномаҳои Париж мушкилотеро, ки башарият рӯ ба рӯ мешаванд, хал мекунанд?

Рекорди Созмони Милали Муттаҳид

Созмони Милали Муттахид 24 октябри соли 1945, пас аз Җанги Җуюми Ҷаҳонӣ, бо мақсади пешгирӣ аз ин гуна низоъ ва талош барои таҳқими сулҳ дар ҷаҳон таъсис ва таъсис дода шуд. Дар замони таъсисёбиаш СММ 51 кишвари узв дошт; ҳоло 193 нафаранд.

Аз замони таъсиси Созмони Милали Муттахид дар саросари ҷаҳон садҳо, ҳатто ҳазорҳо муноқишаҳо ба амал омадаанд, аммо мо ҳанӯз он ҷизеро, ки Җанги сеюми Ҷаҳонӣ тавсиф кардан мумкин аст, надоштаем.

Бархе бар ин боваранд, ки ҳамкориҳои байналмилалӣ, ба мисли Созмони Милали Муттахид, ки иддаъо доранд, барои пешбурди онҳо, дар якҷоягӣ бо як навъи рӯзномаи байнимазҳабӣ ва экуменикӣ, ки Поп Франсис ва бисёре аз пешвоёни дигари мазҳабӣ талош мекунанд, ба сулҳ ва шукуфоӣ оварда расонанд.

Бо вучуди ин, таҷрибаи пешқадами Созмони Милали Муттахид дар ин кор хуб набуд. Илова бар даргириҳои сершумори мусаллаҳона аз замони таъсиси Созмони Милали Муттахид, миллионҳо нафар ғурӯсна, ғуреза ва/ё хеле камбизоатанд.

Зиёда аз даҳ сол пеш Созмони Милали Муттахид тасмим гирифт, ки *Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсоларо амалӣ қунад*. Он ҳашт "ҳадафи рушд" дошт, аммо ин муваффақ нашуд, ҳатто ба гуфтаи худи СММ. Ҳамин тарик, дар соли 2015 ба истилоҳ "17 Ҳадафи рушди устувор" қабул карда шуд. Баъзеҳо ҳушбин ҳастанд. Баъзеҳо онро як фантазияи утопикӣ мешуморанд.

То ҷое ки утопия меравад, 6 майи соли 2016 Попи Франсис гуфт, ки ў орзуи утопияи аврупоии инсондӯстона дорад, ки қалисои ў метавонад ба он қитъа кӯмак қунад. Бо вучуди ин, хоби Папа ба даҳшат табдил ҳоҳад ёфт (ниг. Ваҳӣ 18).

Мумкин аст, ки каме ҳамкорӣ ва муваффақият бошад, аммо...

Лугати Мерриам Вебстер мегӯяд, ки утопия "ҷои ҳаёлист, ки дар он ҳукumat, қонунҳо ва шароити иҷтимоӣ комил аст". Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки инсоният мушкилоти ҳудро мустақилона ҳал карда наметавонад:

²³ Эй Худованд, ман медонам, ки рохи одам дар худ нест; Ин дар одам нест, ки қадамҳои худро роҳнамой кунад. (Ирмиё 10:23, NKJV дар саросари ҷаҳон, агар тартиби дигаре нишон дода нашуда бошад)

Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки ҳамкории байналмилалӣ барбод ҳоҳад рафт:

¹⁶ Ҳалокат ва бадбаҳтӣ дар роҳҳои онҳост; ¹⁷ Ва роҳи сулҳро надонистаанд. ¹⁸ Дар пешни назари онҳо аз Ҳудо тарсе нест. (Румиён 3:16-18)

Бо вучуди ин, бисёр одамон барои нигоҳи худ дар бораи ҷомеаи утопикий кор мекунанд ва ҳатто баъзан қӯшиш мекунанд, ки динро ҷалб кунанд. Аммо қариб ҳеч кас намехоҳад бо роҳи Ҳудои ягонаи ҳақикий пайравӣ кунад. Гап дар он нест, ки дар суи ягон максади Ташкилоти Ҷавлатҳои Муттаҳида ва ё Ватикан пешравӣ ба амал наояд. Баъзеҳо (ва бисёре аз ҳадафҳо хубанд), инчунин баъзе нокомиҳо ҳоҳанд буд.

Дар асл, ва эҳтимолан пас аз муноқиши азим, як навъи созишномаи сулҳи байналмилалӣ мувофиқа ва тасдиқ карда мешавад (Дониёл 9:27). Вақте ки ин рӯй медиҳад, бисёриҳо бардурӯғ майл ҳоҳанд кард, ки инсоният ҷомеаи осоишта ва утопитарро ба вучуд меорад.

Бисёриҳо ба чунин «пешрафти утопивии» байналмилалӣ (ниг. Ҳизкиёл 13:10) ва инчунин аломатҳо ва мӯъчизаҳои гуногун (2 Таслӯникиён 2:9-12) ҷалб карда мешаванд. Аммо Китоби Муқаддас мегӯяд, ки чунин сулҳ пойдор наҳоҳад буд (Дониёл 9:27; 11:31-44), сарфи назар аз он ки пешвоён мегӯянд (1 Таслӯникиён 5:3; Ишаъё 59:8).

Фикри он, ки ба гайр аз Исо (ниг. Юҳанно 15:5; Матто 24:21-22), инсоният метавонад дар ин «асри шарир» утопия ба вучуд орад, Инчили бардурӯғ аст (Ғалотиён 1:3-10).

Агар танҳо инсоният қодир нест, ки воқеан утопияро ба вучуд орад, оё ягон намуди утопия имконпазир аст?

Бале.

Малакути Худо ин сайёрапо ва баъдтар, тамоми абадиятро ба таври афсонавӣ беҳтар хоҳад кард.

2. Спасибо Тебе за милость ко мне и прощение?

Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки чомеаи утопикӣ, ки Малакути Худо номида мешавад, ҷои ҳукуматҳои инсониро хоҳад гирифт (Дониёл 2:44; Вахй 11:15; 19:1-21).

Вақте ки Исо хизмати оммавии Худро оғоз кард, Ӯ аз мавъиза карданӣ *Инчили Малакути Худо* оғоз кард. Ин аст он ҷизе ки Марк ҳабар дод:

¹⁴ Пас аз он ки Яхӯ ба зиндон андохта шуд, Исо ба Ҷалил омада, Инчили Малакути Худоро мавъиза карда, ¹⁵ гуфт: «Вақт фаро расид ва Малакути Худо наздик аст. Тавба қунед ва ба Инчил имон оваред» (Маркӯс 1:14-15).

Истилоҳи Инчил аз калимаи юнонӣ гирифта шуда, ҳамчун *euangelion tarҷuma шудааст* ва маъни "ҳабари хуш" ё "ҳабари хуш" -ро дорад. Дар Аҳди Ҷадид калимаи англisisи "kingdom", ки ба салтанати Худо марбут аст, такрибан 149 маротиба дар NKJV ва 151 маротиба дар *Библияи Дуай Раймс* зикр шудааст. Он аз калимаи юнонӣ гирифта шудааст, ки ҳамчун *basileia tarҷuma шудааст*, ки ҳукмронӣ ё қаламрави подшоҳиро ифода мекунад.

Малакути инсонӣ, инчунин Малакути Худо, подшоҳ доранд (Вахй 17:14), онҳо як минтақаи ҷуғрофиро фаро мегиранд (Вахй 11:15), қоидаҳо доранд (Ишаъё 2:3-4; 30:9) ва онҳо мавзӯъҳо (Луқо 13:29).

Ин аст аввалин таълимоти оммавӣ аз Исо, ки Матто менависад:

²³ Исо дар тамоми Ҷалил гашта, дар қуништҳои онҳо таълим медод ва Инчили Малакутро мавъиза мекард (Матто 4:23).

Матто инчунин қайд мекунад:

³⁵ Он гоҳ Исо дар тамоми шаҳру дехот гашта, дар куништҳои онҳо таълим медод ва Инчили Малакутро мавъиза мекард (Матто 9:35).

Аҳди Ҷадид нишон медиҳад, ки Исо то абад подшоҳӣ ҳоҳад кард:

³³ Ва Ӯ бар хонадони Яъқуб то абад подшоҳӣ ҳоҳад кард, ва подшоҳии Ӯ интиҳо наҳоҳад буд (Луқо 1:33).

Луқо қайд мекунад, ки мақсади фиристодаи Исо мавъиза кардани Малакути Худо буд. Аҳамият дихед, ки Исо чӣ таълим додааст:

⁴³ Ба онҳо гуфт: «Ман бояд ба шаҳрҳои дигар низ Малакути Худоро башорат дихам, зоро ки барои ҳамин фиристода шудаам» (Луқо 4:43).

Оё шумо боре шунидаед, ки ин мавъиза аст? Оё шумо ягон бор фахмидед, ки мақсади Исо аз фиристода шуданаш мавъиза кардани Малакути Худо буд?

Луқо инчунин қайд мекунад, ки Исо *рафта*, Малакути Худоро мавъиза кард:

¹⁰ Ва ҳаввориён, чун баргаштанд, ҳар он чи карда буданд, ба Ӯ нақл карданд. Он гоҳ онҳоро гирифта, танҳо ба як ҷои хилвати шаҳре, ки Байт-Сайдо ном дошт, рафт. ¹¹ Аммо мардум чун фахмиданд, аз ақиби Ӯ равона шуданд; ва Ӯ онҳоро қабул карда, ба онҳо дар бораи Малакути Худо сухан ронд (Луқо 9:10-11).

Исо таълим дод, ки Малакути Худо барои онхое, ки ба Ӯ пайравӣ мекунанд, бояд авлавияти аввалиндарача бошад:

³³ Аммо аввал Малакути Худо ва адолати Ӯро бичӯед (Матто 6:33).

³¹ Аммо Малакути Худоро бичүед, ва ҳамаи ин ба шумо илова карда мешавад. ³² Натарс, эй рамаи хурд, зеро ки Падари шумо аз он хушнуд аст, ки Малакутро ба шумо ато кунад (Луқо 12:31-32).

Масехиён бояд АВВАЛ Малакути Худоро Җустучӯ кунанд. Онҳо ин корро бо роҳи афзалияти аввалиндарачаи худ қарор дода, тавре зиндагӣ мекунанд, ки Масех онҳоро зиндагӣ кардан ва интизори бозгашт ва салтанати Ӯст. Бо вучуди ин, аксарияти онҳое, ки Масехро эътироф мекунанд, на танҳо аввалин Малакути Худоро намечӯянд, онҳо ҳатто намедонанд, ки он чӣ аст. Бисёриҳо инчунин бардуруғ боварӣ доранд, ки иштирок дар сиёсати ҷаҳонӣ он ҷизест, ки Худо аз масехиён интизор аст. Малакути Худоро намефаҳманд, онҳо намефаҳманд

зиндагӣ мекунанд, ки онҳо бояд зиндагӣ кунанд ё фаҳманд, ки ҷаро инсоният ин қадар ноқис аст.

Ҳамчунин аҳамият дихед, ки салтанат ба рамаи хурд дода мешавад (ниг. Румиён 11:5). Барои омодагӣ ба қисми рамаи ҳақиқӣ будан фурӯтани лозим аст.

Малакути Худо ҳанӯз дар рӯи замин муқаррар нашудааст

Исо таълим дод, ки пайравонаш бояд барои омадани салтанат дуо гӯянд, аз ин рӯ онҳо аллакай соҳиби он нестанд:

⁹ Падари мо дар осмон, исми Ту муқаддас бод. 10 Малакути Ту биёяд. Иродай Ту ба амал меояд (Матто 6:9-10).

Исо шогирдони Худро барои мавъиза кардани Малакути Худо фиристод:

¹ Он гоҳ Ӯ дувоздаҳ шогирди Худро даъват намуда, ба онҳо қудрат ва қудрат бар тамоми девҳо ва шифо додани бемориҳо дод. ² Ӯ онҳоро фиристод, то Малакути Худоро мавъиза кунанд (Луқо 9:1-2).

Исо таълим медод, ки танҳо ҳузури Ў подшоҳӣ нест, зеро он вақт салтанат дар рӯи замин муқаррар нашуда буд, бинобар ин Ў он кореро кард, ки он вақт девҳоро ба исми Худ берун наовард:

²⁸ Аммо агар ман девҳоро бо Рӯхи Худо берун мекарда бошам, албатта Малакути Худо бар шумо омадааст (Матто 12:28).

Малакути ҳақиқӣ дар оянда аст - он тавре ки Марк нишон медиҳад, ҳоло дар ин ҷо нест:

⁴⁷ Ва агар ҷашмат туро ба гуноҳ водор созад, онро қанда кун. Барои шумо беҳтар аст, ки бо як ҷашм ба Малакути Худо дохил шавед, аз он ки ду ҷашм дошта бошед, партофта шавед... (Маркӯс 9:47).

²³ Исо ба гирду атроф нигариста, ба шогирдонаш гуфт: «Ба Малакути Худо даромадани сарватдорон чӣ қадар душвор аст!» ²⁴ Шогирдон аз суханони Ў дар ҳайрат монданд. Аммо Исо боз дар ҷавоби онҳо гуфт: «Эй фарзандон, ба Малакути Худо даромадан барои онҳое ки ба сарват умед мебанданд, чӣ қадар душвор аст!» ²⁵ Аз сӯроҳи сӯзан гузаштани шутур осонтар аст аз он ки сарватдор ба Малакути Худо дохил шавад» (Маркӯс 10:23–25).

²⁵ Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки ман дигар аз меваи ток наҳоҳам нӯшид, то он рӯзе, ки дар Малакути Худо онро нав бинӯшам» (Маркӯс 14:25).

⁴³ Юсуф аз Аريمатея, узви бонуфузи шӯро, ки худаш мунтазири Малакути Худо буд ва омада, далерӣ мекард... (Маркӯс 15:43).

Исо таълим дод, ки салтанат ҳоло қисми ин ҷаҳони ҳозира нест:

³⁶ Исо дар ҷавоб гуфт: «Подшоҳии Ман аз ин ҷаҳон нест. Агар Малакути Ман аз ин ҷаҳон мебуд, бандагони Ман мечангиданд, то ки ба дasti яхудиён таслим нашавам; вале акнун Малакути Ман аз ин ҷо нест» (Іоҳанно 18:36).

Исо таълим дод, ки салтанат пас аз он ки Ў ҳамчун Подшоҳи худ баргардад, меояд:

³¹ «Вақте ки Писари Одам дар ҷалоли Худ ва тамоми фариштагони муқаддас бо Ў меоянд, Ў бар таҳти ҷалоли Худ ҳоҳад нишаст. ³² Тамоми ҳалқҳо дар пеши Ў ҷамъ ҳоҳанд шуд, ва Ў онҳоро аз яқдигар чудо ҳоҳад кард, ҷунон ки чӯпон гӯсфандони худро аз бузҳо чудо мекунад. ³³ Ва гӯсфандонро ба тарафи рости Худ ҳоҳад гузошт, ва бузҳоро ба тарафи чап. ³⁴ Он гоҳ Подшоҳ ба тарафи рости Худ ҳоҳад гуфт: «Биёед, эй баракатҳои Падари Ман !

Азбаски Малакути Худо дар ин ҷо нест, мо то замони таъсиси он утопияи ҳақиқиро наҳоҳем дид. Азбаски аксарият Малакути Худоро намефаҳманд, онҳо намефаҳманд, ки ҳукумати пурмуҳаббати Ў ҷи гуна кор мекунад.

Малакути Худо «то даме ки пуррагии ғайрияҳудиён доҳил нашавад» наҳоҳад омад (Рум. 11:25) - ва ин ҳанӯз рӯй надодааст.

Исо гуфт, ки салтанат ҷи гуна аст?

Исо ҷанд шарҳ дод, ки Малакути Худо ҷи гуна аст:

²⁶ Ва Ў гуфт: «Подшоҳии Худо мисли он аст, ки одамизод бояд ба замин тухм пошад, ²⁷ ва бояд шабона хоб кунад ва рӯзона бархезад, ва тухм нашъунамо ёбад ва нашъунамо ёбад, ҳудаш намедонад, ки ҷи тавр. ²⁸ Зоро замин худ аз худ ҳосил медиҳад: аввал майса, баъд сар, баъд аз он донаи пурра дар сар. ²⁹ Аммо вақте ки ғалла пухта мешавад, дарҳол досро меандозад, зоро ки дарав расидааст» (Маркӯс 4:26–29).

¹⁸ Он гоҳ гуфт: «Малакути Худо ба ҷи монанд аст? Ва ман онро бо ҷи муқоиса кунам? ¹⁹ Он мисли донаи ҳардалест, ки касе онро гирифта, дар боғи худ гузошт; ва он қалон шуда, ба дарахти қалон мубаддал шуд, ва дар шоҳаҳои он паррандагони ҳаво лона гузоштанд». ²⁰ Ва боз гуфт: «Малакути Худоро ба ҷи монанд кунам? ²¹ Он мисли

хамиртурушест, ки зане гирифта, дар се ченак орд пинҳон кард, то даме ки хама хамиртуш шавад» (Луқо 13:18–21).

Ин масалҳо нишон медиҳанд, ки дар аввал Малакути Худо хеле хурд аст, аммо калон хоҳад шуд.

Луқо инчунин навиштааст:

²⁹ Онҳо аз шарқ ва ғарб, аз шимол ва ҷануб омада, дар Малакути Худо хоҳанд нишааст (Луқо 13:29).

Ҳамин тариқ, Малакути Худо одамонро аз тамоми ҷаҳон хоҳад дошт. Он ба онҳое, ки аҷдоди исроилӣ ё гурӯҳҳои мушаххаси этниқӣ доранд, маҳдуд намешавад. Дар ин салтанат одамон аз ҳар гӯшаву канор хоҳанд нишааст.

Луқо 17 ва Салтанат

Луқо 17:20-21 баъзеҳоро ба ҳайрат меорад. Аммо пеш аз он ки ба он биравед, аҳамият диҳед, ки одамон воқеан дар Малакути Худо меҳӯранд:

¹⁵ «Хушо касе ки дар Малакути Худо нон бихӯрад!» (Луқо 14:15).

Азбаски одамон (дар оянда) дар Малакути Худо меҳӯранд, ин танҳо чизе нест, ки ҳоло дар дили онҳо ҷудо карда шудааст, сарфи назар аз тарҷумаҳои нодуруст / нофаҳмиҳои Луқо 17:21, ки тартиби дигареро пешниҳод мекунанд.

Тарҷумай Моффат аз Луқо 17:20-21 метавонад ба баъзеҳо фахмад:

²⁰ Вақте ки фарисиён пурсиданд, ки Малакути Худо кай меояд, Ӯ ба онҳо ҷавоб дод: «Малакути Худо намеояд, чунон ки шумо умед доред, ки онро бубинед; ²¹ Ҳеч кас намегӯяд: "Ин ҷост" ё "Дар он ҷост", зоро Малакути Худо ҳоло дар миёни шумост». (Луқо 17:20-21, Моффат; инчунин ба тарҷумаҳои NASB ва ESV нигаред)

Аҳамият дихед, ки Исо ба фарисиёне, ки имон наоварда, чисм ва риёкор буд, сухан мегуфт. Исо «ба онҳо ҷавоб дод», — ин саволро ба Исо фарисиён доданд. Онҳо аз шинохтани Ӯ худдорӣ карданд.

Оё онҳо дар калисо буданд? Не!

Исо инчунин дар бораи калисое, ки ба наздикий ташкил карда мешавад, сухан намегуфт. Ӯ дар бораи эҳсосот дар ақл ё дил сухан нагуфт.

Исо дар бораи Малакути Худ сухан меронд! Фарисиён аз Ӯ дар бораи калисо намепурсиданд. Онҳо дар бораи ягон калисои Аҳди Ҷадид, ки ба қарибӣ оғоз мешаванд, чизе намедонистанд. Онҳо дар бораи як намуди эҳсосоти зебо намепурсиданд.

Агар касе фикр кунад, ки Малакути Худо Калисои аст - ва Малакути Худо "дар дохили фарисиён" буд, - оё КАЛЛИО дар дохили фарисиён буд? Аён аст, ки не!

Чунин хулоса хеле ҳандаовар аст, ҳамин тавр не? Гарчанде ки баъзе тарҷумахои протестантӣ қисми Луқо 17:21-ро ҳамчун «Малакути Худо «дар дохили шумо» (NKJV/KJV) тарҷума мекунанд, ҳатто *Библияи нави католикии Ерусалим* онро дуруст тарҷума мекунад, ки «Малакути Худо дар миёни шумост».

Исо яке аз миёни фарисиён буд. Акнун, фарисиён фикр мекарданд, ки онҳо интизори Малакути Худо ҳастанд. Аммо онҳо онро нодуруст фахмиданд. Исо фахмонд, ки он танҳо барои яхудиён Салтанати маҳаллӣ ё маҳдуд наҳоҳад буд, чунон ки онҳо фикр мекарданд (на калисое, ки баъзехо ҳоло боварӣ доранд). Малакути Худо на танҳо яке аз салтанатҳои зиёди инсонӣ ва намоёне хоҳад буд, ки одамон метавонистанд онҳоро нишон диханд ё бубинанд ва бигӯянд: «Ин аст, дар ин ҷо»; ё «Ин Салтанат дар он чост».

Худи Исо барои он таваллуд шудааст, ки Шоҳи ин Салтанат бошад, чунон ки Ӯ ба Пилотус ошкоро гуфта буд (Юханно 18:36-37). Фаҳмидани он ки Китоби Муқаддас мағҳуми «подшоҳ» ва «салоҳият»-ро ба ҳам иваз мекунад (масалан, Дониёл 7:17-18,23).

Подшоҳи Малакути ояндаи Худо ҳамон вақт ва дар он ҷо дар паҳлӯи фарисиён меистод. Аммо онҳо Ӯро подшоҳи худ нашинохтанд (Юҳанно 19:21). Вақте ки Ӯ бармегардад, ҷаҳон Ӯро рад мекунад (Ваҳй 19:19).

Исо дар оятҳои зерини Луқо 17 идома дод, то омадани дуюми Худро тасвир кунад, вақте ки Малакути Худо ТАМОМИ заминро ҳукмронӣ ҳоҳад кард (дар ин боб бо Моффатт идома медиҳад):

²² Ба шогирдони Худ гуфт: «Рӯзе ҳоҳад омад, ки шумо беҳуда орзу ҳоҳед кард, ки ҳатто як рӯзи Писари Одам дошта бошед.

²³ Мардум ҳоҳанд гуфт: "Инак, вай дар ин ҷост". «Инак, вай дар ин ҷост! балки берун наравед ва аз ақиби онҳо давида нашавед, ²⁴ зоро мисли барке, ки аз як тарафи осмон ба он тарафи осмон медураҳшад, Писари Одам дар рӯзи худ ҳамин тавр ҳоҳад буд. ²⁵ Аммо ӯ бояд аввал азобҳои азимро таҳаммул кунад ва насли ҳозираро рад кунад. (Луқо 17:22-25, Моффат)

Исо ба дураҳши барқ ишора кард, ҳамон тавре ки дар Матто 24:27-31 омадани дуюми Худро барои Ҳокимияти тамоми ҷаҳон тасвир кард. Исо намегӯяд, ки вақте ки Ӯ бармегардад, ҳалқаш Ӯро дида наметавонанд.

Одамон Ӯро ҳамчун Шоҳи худ наҳоҳанд шинохт (Ваҳй 11:15) ва бар зидди Ӯ ҷанг ҳоҳанд кард (Ваҳй 19:19)! Бисёриҳо фикр мекунанд, ки Исо зиддимасҳро намояндагӣ мекунад. Исо нагуфт, ки Малакути Худо дар доҳили он фарисиён аст - Ӯ ба онҳо дар ҷои дигар гуфта буд, ки онҳо аз сабаби дурӯягӣ дар Салтанат наҳоҳанд буд (Матто 23:13-14). Ҳамчунин Исо нагуфт, ки Калисо Салтанат ҳоҳад буд.

Малакути Худо он чизест, ки одамон рӯзе метавонанд ворид шаванд - ба монанди эҳёи одил! Бо вучуди ин, ҳатто Иброҳим ва дигар патриарҳҳо ҳанӯз дар он ҷо нестанд (ниг. Ибриён 11:13-40).

Шогирдон медонистанд, ки Малакути Худо шахсан дар доҳили онҳо нест ва он бояд тавре зоҳир шавад, ки пас аз Луқо 17:21 омадааст:

¹¹ Вакте ки онҳо ин суханонро шуниданд, Ӯ масали дигаре гуфт, зеро ки Ӯ дар наздикии Ерусалим буд ва онҳо гумон мекарданд, ки Малакути Худо дарҳол зоҳир мешавад (Луқо 19:11).

Салтанат дар оянда равшан буд

Ҷӣ тавр шумо метавонед бифаҳмедин, ки Салтанат наздик аст? Ҳамчун қисми ҳалли ин савол, Исо рӯйдодҳои пешгӯиро номбар кард (Луқо 21:8-28) ва сипас таълим дод:

²⁹ Ба дарахти анҷир ва ҳамаи дарахтон нигаред. ³⁰ Вакте ки онҳо аллакай шукуфта истодаанд, шумо мебинед ва худатон медонед, ки тобистон наздик аст. ³¹ Ҳамин тавр, шумо низ, **вакте ки ин ҳодисаҳоро мебинед, бидонед, ки Малакути Худо наздик аст** (Луқо 21:29-31).

Исо меҳост, ки ҳалқаш воқеаҳои пешгӯиро пайравӣ қунанд, то бидонанд, ки Салтанат кай фаро мерасад. Исо дар ҷои дигар ба ҳалқаш гуфт, ки ба рӯйдодҳои пешгӯишуда диккат диҳанд (Луқо 21:36; Марқӯс 13:33-37). Сарфи назар аз суханони Исо, бисёриҳо аз тамошои рӯйдодҳои ҷаҳоние, ки бо пешгӯй алоқаманданд, беътиноӣ мекунанд.

Дар Луқо 22 ва 23 Исо бори дигар нишон дод, ки Малакути Худо ҷизест, ки дар оянда иҷро ҳоҳад шуд, вакте ки Ӯ таълим медод:

¹⁵ «Бо ҳаваси гарм меҳостам, ки пеш аз уқубат кардан ин иди фисхро бо шумо бихӯрам; ¹⁶ Зеро ба шумо мегӯям: дигар аз он наҳоҳам ҳӯрд, то даме ки он дар Малакути Худо ба амал ояд». ¹⁷ Он гоҳ қосаро гирифта, шукrona гуфт: «Инро гирифта, байни худ тақсим қунед; ¹⁸ Зеро ба шумо мегӯям, ки то даме ки Малакути Худо биёяд, аз меваи ток наҳоҳам нӯшид» (Луқо 22:15-18).

³⁹ Аммо яке аз он бадкорон, ки бо ӯ маслуб шуда буд, Ӯро дашном медод ва гуфт: «Агар Ту Масеҳ бошӣ, Худро начот дех ва моро низ начот дех». ⁴⁰ Ва рафиқаш Ӯро сарзаниш кард

ва ба ў гуфт: «Оё аз Худо ҳам наметарсй? Зеро ки шумо низ бо Ў махкум ҳастед.⁴¹ Ва мо аз рӯи адолат рафтор мекунем, зеро ки сазовори он ҳастем, зеро ки мо мувофиқи он чи кардаем, подош мегирим, лекин аз вай ҳеч бадӣ накардааст». ⁴² Ва ў ба Исо гуфт: «Эй Парвардигори ман, вақте ки ба Малакути Худ меой, маро ба ёд овар». ⁴³ Аммо Исо ба вай гуфт: «Омин, ба ту мегӯям, ки имрӯз бо ман дар биҳишт хоҳӣ буд». (Луқо 23:39-43, арамейӣ бо забони англисӣ)

Малакути Худо ҳамон замоне ки Исо кушта шуд, наомадааст, чунон ки ҳам Маркӯс ва ҳам Луқо ба мо нишон медиҳанд :

⁴³ Юсуф аз Аrimатея, узви бонуфузи ўро, ки худаш мунтазири Малакути Худо буд ва омада, далерӣ мекард... (Маркӯс 15:43).

⁵¹ Ў аз Аrimатея, шаҳри яҳудиён буд, ки худаш низ мунтазири Малакути Худо буд (Луқо 23:51).

Ин пас аз эҳёшавӣ аст (1 Кўринтиён 15:50-55), ки масеҳиён аз нав таваллуд мешаванд, то ба Малакути Худо дохил шаванд, чунон ки Юҳанно менависад:

³ Исо дар ҷавоби вай гуфт: «Ба ростӣ ба ту мегӯям, агар касе аз нав таваллуд наёбад, Малакути Худоро дида наметавонад».

⁴ Никӯдимус ба Ў гуфт: «Чӣ тавр одам метавонад пир шавад? Оё вай бори дуюм ба шиками модараш даромада, таваллуд шавад?» ⁵ Исо дар ҷавоб гуфт: «Ба ростӣ ба шумо мегӯям, агар касе аз об ва Рӯҳ таваллуд наёбад, ба Малакути Худо дохил шуда наметавонад (Юҳанно 3:3-5).

Танҳо ҳалқи Худо Салтанати ниҳоии пас аз ҳазорсолаи Худоро хоҳанд дид.

Акнун лутфанд фаҳмад, ки пас аз эҳё шудани Исо, Ў боз дар бораи Малакути Худо таълим дод:

³ Ў ҳамчунин пас аз уқубатҳои худ бо бисёр далелҳои беасос худро зинда нишон дод ва дар давоми чиҳил рӯз ба онҳо зоҳир шуд ва дар бораи он чи ба Малакути Худо даҳл дорад, сухан ронд (Аъмол 1:3).

Аввалин ва охирин мавъизаҳои Исо дар бораи Малакути Худо буданд! Исо чун фаришта омад, то дар бораи ин Салтанат таълим дихад.

Исо инчунин ба Юҳаннои расул супориш дод, ки дар бораи Салтанати ҳазорсолаи Худо, ки дар рӯи замин ҳоҳад буд, нависад. Аҳамият дихед, ки Ў ба Юҳанно чӣ навишт:

⁴ Ман ҷонҳои онҳоеро дидам, ки барои шаҳодати худ дар бораи Исо ва барои қаломи Худо сари бурида шуда буданд, ки ба ҳайвони ваҳшӣ ва пайкари ў саҷда накарда буданд ва аломати Ўро дар пешонӣ ва дастонашон нагирифтаанд. Ва онҳо ҳазор сол бо Масех зиндагӣ карда, подшоҳӣ карданд (Ваҳй 20:4).

Масеҳиёни пешин таълим медоданд, ки Малакути ҳазорсолаи Худо дар рӯи замин ҳоҳад буд ва он тавре ки Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ҳукуматҳои ҷаҳонро иваз мекунад (ниг. Ваҳй 5:10, 11:15).

Чаро, агар Малакути Худо ин қадар муҳим бошад, аксарият дар бораи он чизе нашунидаанд?

Қисман аз он сабаб, ки Исо онро сирр номид:

¹¹ Ба онҳо гуфт: «Ба шумо ато шудааст, ки сирри Малакути Худоро донед; лекин барои онҳое ки дар берунанд, ҳама чиз бо масалҳо меояд (Маркӯс 4:11).

Ҳатто имрӯз Малакути ҳақиқии Худо барои аксарият асрор аст, чуноне ки нақшай Худост (инчунин ба китоби ройгони мо дар www.ccog.org нигаред: АСРОРИ Нақшай ХУДО Чаро Худо чизеро оғардидааст? Чаро Худо шуморо оғардидааст. ?).

Ҳамчунин ба назар гиред, ки Исо гуфтааст, ки охирзамон (ба қарибй) фаро хоҳад расид, пас аз он ки Инчили Малакут дар тамоми чаҳон ҳамчун Шоҳид мавъиза карда шавад:

¹⁴ Ва ин Инчили Малакут дар тамоми чаҳон мавъиза хоҳад шуд, то барои ҳамаи ҳалқҳо шаҳодате шавад, ва он гоҳ интиҳо фаро хоҳад расид (Матто 24:14).

Эълон кардани Инчили Малакути Худо муҳим аст ва бояд дар ин замонҳои охир анҷом дода шавад. Ин «паёми хуб» аст, зеро он новобаста аз он ки пешвоёни сиёсӣ таълим дода метавонанд, умеди воқеиро ба бемориҳои инсоният пешкаш мекунад.

Агар шумо суханони Исоро ба назар гиред, бояд равshan бошад, ки қалиси ҳақиқии масеҳӣ бояд ин Инчили Малакутро холо эълон қунад. Ин бояд афзалияти аввалиндарашаи қалиси бошад. Ва барои дуруст иҷро кардани ин, бояд аз якчанд забон истифода шавад. Ин аст он чизе ки Калисиои Давоми Худо қӯшиши мекунад, ки қунад. Ва аз ин рӯ, ин китобча ба бисёр забонҳо тарҷума шудааст.

Исо таълим медод, ки аксари онҳо роҳи Ӯро қабул намекунанд:

¹³ «Аз дарвозаи танг дароед; зеро васеъ аст дар ва васеъ аст роҳе ки сӯи ҳалокат мебараад, ва бисъёранд, ки аз он медароянд. ¹⁴ Зеро ки дар танг аст ва роҳе, ки сӯи ҳаёт мебараад, душвор аст, ва онро ёфтагон кам аст. (Матто 7:13-14)

Инчили Малакути Худо ба ҳаёт мебараад!

Бояд қайд кард, ки гарчанде ки аксарияти масеҳиёни худро эътироф мекунанд, дар бораи он ки дикқати Масеҳ ба мавъиза кардани Инчили Малакути Худо буд, безътиной менамояд, теологҳо ва муарриҳони дунявӣ аксар вақт фахмиданд, ки ин ҳамон чизест, ки Китоби Муқаддас таълим медиҳад.

Бо вучуди ин, худи Исо интизор буд, ки шогирдонаш Инчили Малакути Худоро таълим медиҳанд (Луқо 9: 2,60). Азбаски салтанати оянда ба қонунҳои Худо асос мейбад, он сулҳ ва шукуфой

меорад ва риояи ин қонунҳо дар ин аср ба сулҳи ҳақиқӣ оварда мерасонад (Забур 118:165; Эфсӯсиён 2:15).

Ва ин хушхабар дар бораи салтанат дар оятҳои Аҳди Қадим маълум буд.

3. Если да то нажмите пожалуйста на кнопку принял?

Мавъизаи аввалин ва охирини сабтшудаи Исо эълон кардани Инчили Малакути Худо буд (Маркӯс 1:14-15; Аъмол 1:3).

Малакути Худо чизест, ки яхудиёни замони Исо бояд чизе дар бораи он медонистанд, ки дар Навиштаҳои онҳо зикр шудааст, ки мо ҳоло онро Аҳди Қадим меномем.

Дониёл дар бораи Салтанат таълим медод

Дониёл пайғамбар навишт:

⁴⁰ Ва салтанати чорум мисли оҳан қавӣ ҳоҳад буд, ба тавре ки оҳан пора-пора ва ҳама чизро мешиканад; ва мисли оҳане, ки қӯфта мешавад, он салтанат пора-пора ҳоҳад шуд ва ҳамаи дигаронро пахш ҳоҳад кард. ⁴¹ «Дар сурате ки пойҳо ва ангуштони пойҳоро дидӣ, ки қисман аз гили кулолӣ ва қисман аз оҳан аст, подшоҳӣ тақсим ҳоҳад шуд; аммо қуввати оҳан дар он ҳоҳад буд, чунон ки шумо оҳанро бо гили сафол омехта дидаед. ⁴² Ва чунон ки ангуштони пойҳо қисман аз оҳан ва қисман аз гил буданд, салтанат низ қисман қавӣ ва қисман нозуқ ҳоҳад буд. ⁴³ «Чуноне ки оҳанро бо гили сафол омехта дидӣ, онҳо бо насли одамон омехта ҳоҳанд шуд; балки ба якдигар часпида наҳоҳанд шуд, чунон ки оҳан бо гил омехта намешавад. ⁴⁴ «Ва дар айёми ин подшоҳон Худои осмон салтанате барпо ҳоҳад кард, ки ҳеч гоҳ нобуд наҳоҳад шуд; ва салтанат ба дигарон гузошта наҳоҳад шуд; он пора-пора ҳоҳад шуд ва ҳамаи ин салтанатҳоро нест ҳоҳад кард, ва то абад устувор ҳоҳад монд (Дониёл 2:40-44).

¹⁸ Аммо мукаддасони Ҳаққи Таоло салтанатро қабул карда, салтанатро то абад, то абад ва то абад соҳиб ҳоҳанд шуд». (Дониёл 7:18).

²¹ «Ман бедор будам; ва ҳамон шох бар зидди муқаддасон ҹанг карда, бар онҳо ғолиб меомад, ²² то даме ки Қадими айём фаро расид, ва ба ғоидаи муқаддасони Ҳаққи Таоло ҳукм бароварда шуд, ва вақти он расид, ки муқаддасон салтанатро соҳиб шаванд. . (Дониёл 7:21-22)

Аз Дониёл мо мефаҳмем, ки замоне фаро мерасад, ки Малакути Худо салтанатҳои ин ҷаҳонро несту нобуд мекунад ва то абад боқӣ ҳоҳад монд. Мо инчунин мефаҳмем, ки муқаддасон дар гирифтани ин салтанат саҳми худро доранд.

Қисми зиёди пешӯиҳои Дониёл барои замони мо дар асри 21 ^{мебошанд}.

Ба баъзе порчаҳо аз Аҳди Ҷадид таваҷҷӯҳ қунед:

¹² «Даҳ шохе, ки шумо дидед, даҳ подшоҳест, ки то ҳол салтанате нагирифтаанд, vale онҳо барои як соат ҳамчун подшоҳон бо ҳайвони ваҳшӣ қудрат мегиранд. ¹³ Инҳо яқдил ҳастанд ва қудрат ва қудрати худро ба ҳайвони ваҳшӣ ҳоҳанд дод. ¹⁴ Инҳо бо Барра ҷанг ҳоҳанд кард, ва Барра бар онҳо ғалаба ҳоҳад кард, зоро ки Ӯ Худованди оғоён ва Подшоҳи подшоҳон аст; ва онҳое ки бо Ӯ ҳастанд, даъватшуда, интиҳобшуда ва мӯтамад мебошанд». (Ваҳй 17:12-14)

Ҳамин тавр, мо ҳам дар Аҳди Қадим ва ҳам дар Аҳди Ҷадид концепсияро мебинем, ки салтанати заминии даҳ қисмат охири замон ҳоҳад буд ва Худо онро несту нобуд мекунад ва салтанати Худро барқарор мекунад.

Ишаъё дар бораи Салтанат таълим медод

Худо ба Ишаъё илҳом бахшид, ки дар бораи қисми аввали Малакути Худо, ҳукмронии ҳазорсола, ки бо номи ҳазорсола маъруф аст, нависад:

¹ Аз пояи Йисой асо берун ояд, Аз решаш шоха барояд. ² Рӯҳи Худованд бар Ӯ қарор ҳоҳад гирифт, Рӯҳи хикмат ва

хирад, Рұхи маслиҳат ва қувват, Рұхи дониш ва тарси Худованд.

³ Шоди ү дар тарси Худованд аст, Ва Ү аз рұи чашмони Худ доварй намекунад, ва аз шунидани гұшқои Худ ҳукм намекунад; ⁴ Валекин бенавоёнро бо адолат доварй ҳоҳад кард, ва бо адолат ҳукм ҳоҳад кард

барои ҳалимони замин; Заминро бо асои даҳони худ бизанад, Ва бо нафаси лабонаш бадкоронро мекушад. ⁵ Адолат камари камар аст, Вафодорй камари камар аст.

⁶ «Гург низ бо барра сокин ҳоҳад шуд, Паланг бо бузгола ҳоҳад хобид, Гүсола ва шери ҷавон ва фарбех бо ҳам ҳоҳад хобид; Ва күдаке онҳоро роҳнамой ҳоҳад кард. ⁷ Гов ва хирс ҳоҳанд ҷарид; Ҷавонони онҳо якчоя ҳоҳанд хобид; Ва шер мисли гов коҳ ҳоҳад хўрд. ⁸ Кўдаки ширдех дар сўрохи кобра бозӣ ҳоҳад кард, Кўдаки аз шир ҷудошуда дасташро дар ҷоҳи мор гузорад. ⁹ Дар тамоми кўхи муқаддаси Ман осебе наҳоҳанд дод ва ҳароб наҳоҳанд кард, зеро замин аз дониши Худованд пур ҳоҳад шуд, чунон ки обҳо баҳрро фаро мегиранд.

¹⁰ «Ва дар он рӯз решай Йисой пайдо ҳоҳад шуд, ки барои мардум байраке ҳоҳад буд; Зеро ки ҳалқҳо Ӯро ҷустуҷӯ ҳоҳанд кард, ва оромгоҳи Ӱ ҷалол ҳоҳад буд». (Ишаъё 11:1–10)

Сабаби онро, ки ман онро қисми аввал ё марҳилаи аввали Малакути Худо номидам, ин аст, ки ин замоне аст, ки он ҷисмоний ҳоҳад буд (пеш аз он ки шахри муқаддас, Ерусалими нав аз осмон фуруд ояд, Ваҳй 21) ва ҳазор сол давом мекунад. Ишаъё ҷанбаи ҷисмонии ин марҳиларо тасдиқ кард, вакте ки ү идома дод:

¹¹Дар он рӯз чунин воқеъ ҳоҳад шуд, ки Худованд бори дуюм дасти Худро ҳоҳад гузошт, то бақияи қавми Худро, ки боқимондаро аз Ашшур ва Миср, аз Патрус ва Куш, аз Элом ва Шинор, аз Ҳамот ва ҷазираҳои баҳр.

12Ва барои халқҳо байрақе хоҳад гузошт, ^{вә} бадарғашудагони Истроилро чамъ хоҳад кард, ва парокандашудаи Яхудоро аз чор гӯши замин чамъ хоҳад кард. ^{13Ва} ҳасад аз Эфроим дур хоҳад шуд, ва душманони Яхудо маҳв хоҳанд шуд; Эфроим ба Яхудо ҳасад наҳоҳад кард, ва Яхудо Эфроимро озор наҳоҳанд кард. ^{14Вале} онҳо бар китфи фалишиён ба самти гарб парвоз хоҳанд кард; Якчоя мардуми Шарқро горат хоҳанд кард; Дасти худро бар Адӯм ва Мӯоб хоҳанд гузошт; Ва қавми Аммӯн ба онҳо итоат хоҳанд кард. ^{15Худованд} забони баҳри Мисрро тамоман несту нобуд хоҳад кард; Бо шамоли саҳти худ мушти худро бар дарё мечунбонад ва дар ҳафт ҷӯй мезанад ва мардумро аз шоҳаҳои хушк убур мекунад. ¹⁶ Барои бақияи қавми Ӯ, ки аз Ашшур боқӣ хоҳанд монд, роҳе хоҳад буд, чунон ки барои Истроил дар рӯзе ки аз замини Миср баромад. (Ишаъё 11:11-16)

Ишаъё низ илҳом бахшида буд, ки нависад:

² Ва дар айёми охир чунин воқеъ хоҳад шуд, ки қӯҳи хонаи Худованд бар қуллаҳои қӯҳҳо устувор хоҳад шуд, ва аз болои қӯҳҳо сарафroz хоҳад шуд; Ва ҳамаи халқҳо ба он ҷо хоҳанд рафт. ³ Одамони бисъёре омада, хоҳанд гуфт: «Биёед ва ба қӯҳи Худованд, ба хонаи Худои Яъқуб мебароем; Ӯ ба мо роҳҳои Худро таълим хоҳад дод, ва мо бо роҳҳои Ӯ хоҳем рафт». **Зеро ки аз Сион шариат**, ва қаломи Худованд аз Ерусалим берун хоҳад омад. ⁴ Дар миёни халқҳо доварӣ хоҳад кард, Ва бисъёр қасонро мазаммат мекунад. Шамшерҳои худро ба амоч хоҳанд зад, ва найзаҳои худро ба навдаҳо табдил хоҳанд дод; **Миллат шамшер бар зидди миллат набарояд, Дигар ҷанг наҳоҳанд омӯзад.** ... ¹¹ Нигоҳҳои баланди одам фурӯ хоҳад шуд, Мағрурии одамон фурӯ хоҳад рафт, Ва дар он рӯз танҳо Худованд сарафroz хоҳад шуд. (Ишаъё 2: 2-4,11)

Ҳамин тавр, он давраи утопии сулху осоиши руи замин хоҳад шуд. Дар ниҳоят, ин то абад бо ҳукмронии Исо боқӣ хоҳад монд. Бар асоси оятҳои гуногун (Забур 90:4; 92:1; Ишаъё 2:11; Ҳушаъ 6:2), Талмуди яҳудӣ таълим медиҳад, ки ин 1000 сол давом мекунад (Талмуди Бобилий: Tractate Sanhedrin Folio 97a).

Ман сайёхро илҳом гирифтам, ки инҳоро нависам:

⁶ Зеро ки барои мо Писар таваллуд шудааст, ба мо Писар дода шудааст; Ва ҳукумат бар дӯши Ӯ ҳоҳад буд. Ва номи Ӯ ачиб, Маслиҳатдиҳанда, Худои тавоно, Падари ҷовидонӣ, Мири сулҳ номида ҳоҳад шуд. ⁷ Афзоиши ҳукумат ва сулху осоиштагии Ӯ интиҳо наҳоҳад буд, Бар таҳти Довуд ва бар подшоҳии Ӯ, То онро фармон бардорад ва онро бо доварӣ ва адолат пойдор гардонад аз он замон то абад . Гайрати Ҳудованди лашкарҳо ин корро ҳоҳад кард. (Ишаъё 9:6-7)

Аҳамият дихед, ки Ишаъё гуфта буд, ки Исо омада, бо ҳукумат салтанате барпо мекунад. Гарчанде ки бисёре аз онҳое, ки Масехро эътироф мекунанд, ин порчаро иқтибос мекунанд, маҳсусан дар моҳи декабри ҳар сол, онҳо нодида мегиранд, ки ин пешгӯй бештар аз он аст, ки Исо таваллуд мешавад. Китоби Муқаддас нишон медиҳад, ки Малакути Ҳудо ҳукумате дорад, ки бар тобеон қонунҳо дорад ва Исо бар он ҳоҳад буд. Ишаъё, Дониёл ва дигарон дар ин бора пешгӯй карданд.

Қонунҳои Ҳудо роҳи муҳаббат мебошанд (Матто 22:37-40; Юҳанно 15:10) ва Малакути Ҳудо бар асоси ин қонунҳо ҳукмронӣ карда мешавад. Аз ин рӯ, Малакути Ҳудо, сарфи назар аз он ки бисёриҳо дар ҷаҳон онро мебинанд, бар муҳаббат асос меёбад.

Забур ва гайра

На танҳо Дониёл ва Ишаъё буданд, ки Ҳудо илҳом бахшад, ки дар бораи Салтанати ояндаи Ҳудо бинависанд.

Хизкиёл илҳом бахшида буд, ки нависад, ки қабилаҳои Исроил (на танҳо яҳудиён), ки дар замони мусибати бузург пароканда шуда буданд, дар салтанати ҳазорсола ҷамъ мешаванд:

¹⁷ Бинобар ин бигӯ: „ Ҳудованд Ҳудо чунин мегӯяд: “Ман шуморо аз миёни қавмҳо ҷамъ ҳоҳам кард, ва шуморо аз кишварҳое ки пароканда шудаед, ҷамъ ҳоҳам овард, ва замини Исроилро ба шумо ҳоҳам дод”” ¹⁸ Ва онҳо ба он ҷо ҳоҳанд

рафт, ва аз он чо тамоми чизҳои нафратовар ва зиштии онро хоҳанд бурд.¹⁹ Он гоҳ Ман ба онҳо як дил хоҳам дод, ва дар онҳо рӯҳи нав хоҳам гузошт, ва дили сангиро аз чисми онҳо берун хоҳам дод, ва ба онҳо дили чисм хоҳам дод,²⁰ то ки онҳо аз рӯи фароизи Ман рафтор кунанд ва ҳукмҳои Маро риоя кунанд, ва онҳоро ичро кунед; ва онҳо қавми Ман хоҳанд буд, ва Ман Худои онҳо хоҳам буд.²¹ Аммо онҳое ки дилашон ба ҳавасҳои зишт ва корҳои зиштии худ пайравӣ мекунад, Ман аъмоли онҳоро бар сари худ подош хоҳам дод, мегӯяд Худованд Худо. (Ҳизқиёл 11:17-21)

Насли сибти Исроил дигар пароканда наҳоҳанд шуд, балки ба қонунҳои Худо итоат хоҳанд кард ва аз ҳӯрдани чизҳои зишт даст хоҳанд қашид (Ибодат 11; Такрори Шариат 14).

Дар Забур ба суханони зерин дар бораи хушхабари Малакути Худо дикқат дихед:

²⁷ Ҳама ақсои ҷаҳон ба ёд оварда, ба Худованд рӯй хоҳанд овард, Ва ҳамаи қабилаҳои ҳалқҳо пеши Ту саҷда хоҳанд кард.²⁸ Зеро ки салтанат аз они Худованд аст, ва Ӯ бар ҳалқҳо ҳукмронӣ мекунад. (Забур 22:27-28)

⁶ Тахти Ту, эй Худо, то абад аст; Асои адолат асои салтанати Ту аст. (Забур 45:6)

¹ Оҳ, барои Худованд суруди нав бихон! Барои Худованд суруд хонед, эй тамоми замин. ² Барои Худованд суруд хонед, исми Ӯро муборак хонед; Аз рӯз то рӯз башорати начоти Ӯро эълон кунед.³ Ҷалоли Ӯро дар миёни ҳалқҳо эълон кун, Мӯъцизаҳояшро дар миёни ҳамаи ҳалқҳо эълон кун. (Забур 96:1-3; инчунин нигаред. 1 Вақоевнома 16:23-24)

¹⁰ Ҳама аъмоли Ту Туро ҳамду сано хоҳанд гуфт, эй Худованд, ва муқаддасонат Туро баракат хоҳанд дод. ¹¹ Онҳо дар бораи ҷалоли Малакути Ту сухан хоҳанд гуфт, ва аз қудрати Ту сухан хоҳанд гуфт, ¹² То ба фарзандони одамон мӯъцизаҳои Ӯ, Ва азамати ҷалоли Малакути Ӯро маълум кунанд. ¹³ Малакути Ту

салтанати ҷовидонӣ аст, ба салтанати Тӯ дар тӯли наслҳо пойдор аст. (Забур 145:10-13)

Нависандагони гуногун дар Аҳди Қадим инчунин дар бораи ҷанбаҳои салтанат навиштаанд (масалан, Ҳизкиёл 20:33; Ободиё 21; Мико 4:7).

Ҳамин тавр, вақте ки Исо ба таълим додани Инчили Малакути Худо шурӯъ кард, шунавандагони бевоситаи ў бо мағхуми асосӣ каме ошно буданд.

4. Когда мы огорчаем кого-нибудь то просим прощения для?

Гарчанде ки бисёрихо мисли Инчил танҳо хушхабар дар бораи шахсияти Исо рафтор мекунанд, воқеяят ин аст, ки пайравони Исо башорати Малакути Худоро таълим медоданд. Ин паёмест, ки Исо овард.

Павлуси расул дар бораи Малакути Худо ва Исо навишт:

⁸ Ва ў ба куништ даромад ва дар давоми се моҳ далерона сухан ронда, дар бораи чизҳои Малакути Худо мубоҳиса ва бовар кунонд (Аъмол 19:8).

²⁵ Ва алҳол ман медонам, ки ҳамаи шумо, ки дар миёни онҳо рафта, Малакути Худоро мавъиза кардаам (Аъмол 20:25).

²³ Вақте ки Ўро рӯзе муқаррар карданд, бисъёр касон ба манзилаш назди Ў омаданд, ва ў ба онҳо дар бораи Малакути Худо фаҳмонд ва ба таври ҷиддӣ шаҳодат дода, онҳоро аз Тавроти Мусо ва пайғамбарон дар бораи Исо бовар кунонд, ки аз субҳ то шом. ... ³¹ **Малакути Худоро мавъиза мекунанд ва чизҳои марбут ба Исои Масеҳи Худовандро бо камоли боварӣ таълим медиҳанд, ва ҳеч кас ўро манъ намекунад** (Аъмол 28:23,31).

Аҳамият дихед, ки Малакути Худо танҳо дар бораи Исо нест (гарчанде ки Ў қисми асосии он аст), чунон ки Павлус инчунин дар бораи Исо аз он ҷизе, ки ў дар бораи Малакути Худо таълим медод, алоҳида таълим медод.

Павлус инчунин онро Инчили Худо номид, аммо он ҳанӯз ҳам Инчили Малакути Худо буд:

⁹ ... мо ба шумо башорати Худоро мавъиза кардем ... ¹² ки шумо сазовори Худое, ки шуморо ба Малакути ва ҷалоли Худ даъват мекунад, рафтор кунед. (1 Таслӯникиён 2: 9,12)

Павлус инчунин онро Инчили Масеҳ номид (Румиён 1:16). «Паёми нек»-и Исо, паёме, ки Ү таълим дод.

Тасаввур кунед, ки ин на танҳо хушхабар дар бораи шахсияти Исои Масеҳ ё танҳо дар бораи начоти шаҳсӣ буд. Павлус гуфт, ки Инчили Масеҳ итоат кардани Исо, бозгашти Ү ва доварии Худоро дар бар мегирад:

⁶ ...Худо ба онҳое, ки шуморо ба изтироб меандозанд, бо азоб ҷазо диҳад, ⁷ ва ба шумо, ки дар изтироб афтодаанд, бо мӯоромӣ диҳад, вақте ки Исои Масеҳ бо фариштагони пурзӯри худ аз осмон зоҳир мешавад, ⁸ дар оташи алангай худ аз онҳое ки Худоро намешиносанд, қасос мегирад, ва бар қасоне, ки ба башпорати Худованди мо Исои Масеҳ итоат намекунанд. ⁹ Онҳо бо ҳалокати абадӣ аз ҳузури Худованд ва аз ҷалоли қӯдрати Ү ҷазо ҳоҳанд гирифт, ¹⁰ Вақте ки Ү дар он рӯз меояд, то дар муқаддасони Худ ҷалол ёбад ва дар миёни ҳамаи имондорон ҷалол ёбад, зеро шаҳодати мо дар байнӣ шумо имон оварданд (2 Таслӯникиён 1:6-10).

Аҳди Ҷадид нишон медиҳад, ки салтанат ҷизест, ки мо онро мегирем, на ин ки мо ҳоло онро пурра соҳиб мешавем:

²⁸ Мо салтанатеро қабул карда истодаем, ки ба ларза наметавонист (Ибриён 12:28).

Мо метавонем дарк кунем ва интизор шавем, ки қисми Малакути Худо бошем, аммо ба он пурра дохил нашудаем.

Павлус маҳсусан тасдиқ кард, ки қисми Малакути Худо ҳамчун одами миранда пурра дохил намешавад, чунон ки баъд аз эҳшавӣ рӯй медиҳад:

⁵⁰ Эй бародарон, ҳаминро мегӯям, ки ҷисм ва хун вориси Малакути Худо шуда наметавонанд; инчунин фасодро мерос намегирад. ⁵¹ «Инак, ба шумо сирре мегӯям: на ҳама мо хобем, балки ҳамаамон дигаргун ҳоҳем шуд — ⁵² дар як лаҳза, дар як мижа задан, дар карнайи охирин. Зеро ки карнай садо ҳоҳад

дод, ва мурдагон бефано эҳё хоҳанд шуд, ва мо дигаргун хоҳем шуд (1 Кўринтиён 15:50-52).

¹ Бинобар ин шуморо ба хузури Худо ва Исои Масехи Худованд мефармоям, ки Ў зиндагон ва мурдагонро ҳангоми зухури Ў ва Малакути Ў доварӣ хоҳад кард.

(2 Тимотиос 4:1).

Павлус на танҳо инро таълим медод, балки Исо Салтанатро ба Худои Падар месупорад:

²⁰ Аммо акнун Масех аз мурдагон эҳъё шуд ва аввалин самари хуфтагон гардид . ²¹ Зеро, азбаски мамот ба воситаи одам омад, эҳъёи мурдагон низ ба воситаи одам омад. ²² Зеро, чунон ки дар Одам ҳама мемиранд, ончунон дар Масех ҳама зинда хоҳанд шуд. ²³ Аммо ҳар кас бо тартиби худ: Масех аввалин бор аст, баъд аз он онҳое ки дар вақти омадани Ў аз они Масеханд. ²⁴ Он гоҳ интиҳо фаро мерасад, вақте ки Ў Малакутро ба Худои Падар месупорад, ва ба ҳар гуна ҳукмронӣ ва ҳар гуна ҳокимият ва қудрат хотима медиҳад. ²⁵ Зеро ки Ў бояд подшоҳӣ кунад, то даме ки ҳамаи душманонро зери пои Худ андозад. (1 Кўринтиён 15:20-25).

Павлус инчунин таълим дод, ки золимон (аҳком вайронкунандагони) Малакути Худоро мерос наҳоҳанд гирифт:

⁹ Оё намедонед, ки золимон вориси Малакути Худо наҳоҳанд шуд? Фирефта нашавед. На зинокорон, на бутпарастон, на зинокорон, на ҳамчингароён, на мардикорон, ¹⁰ на дуздон, на тамаъкорон, на майзадагон, на бадгӯён, на ғоратгарон вориси Малакути Худо наҳоҳанд шуд (1 Кўринтиён 6:9-10).

^{19АММО} аъмоли чисм маълум аст, ки инҳоянд: зино, зино, нопокӣ, зинокорӣ, ²⁰ бутпарастӣ, ҷодугарӣ, нафрат, ҷанҷол, ҳасад, оташи газаб, шӯҳратпарастӣ, ихтилофот, бидъатҳо, ²¹ ҳасад, қуштор, мастӣ, айшу ишрат ва монанди инҳо; Дар ин бора ба шумо пешакӣ мегӯям, чунон ки дар гузашта низ ба

шумо гуфтам, ки онҳое ки чунин корҳоро мекунанд, вориси Малакути Худо наҳоҳанд шуд (Ғалотиён 5:19-21).

⁵ Зеро шумо медонед, ки ҳеч як зинокор, нопок ва тамаъкор, ки бутпараст аст, дар Малакути Масех ва Худо мерос надорад (Эфсусиён 5:5).

Худо меъёрҳо дорад ва тавбаро аз гуноҳ талаб мекунад, то тавонанд ба подшоҳии Ӯ доҳил шавад. Павлуси расул ҳушдор дод, ки баъзеҳо таълим намедиҳанд, ки Инчили Исо ҷавоб аст, аммо дигаре ин аст:

³ Файз ва осоиштагӣ аз ҷониби Худои Падар ва Худованди мо Исои Масех бар шумо бод, ⁴ ки Ҳудро барои гуноҳҳои мо фидо кард, то ки моро аз ин замони шарир раҳой диҳад, мувофиқи иродай Худо ва Падари мо, ⁵ Ӯро ҷалол бод то абаддудаҳр. омин. ⁶ Тааҷҷубоварам, ки шумо ин қадар зуд аз Он ки шуморо ба файзи Масех даъват кардааст, ба Инчили дигар рӯй мегардонед, ⁷ ки ин ҷизи дигар нест; лекин баъзе қасон шуморо ба изтироб меоранд ва Инчили Масехро таҳриф кардан меҳоҳанд. ⁸ Аммо агар мо ё фариштае аз осмон ба шумо башорати диҳем, аз он чи ба шумо мавъиза кардаем, бигзор вай лаънат шавад. ⁹ Ҷӣ тавре ки мо пештар гуфта будем, ҳоло ҳам боз мегӯям: агар қасе ба шумо башорати дигаре аз он чи ки гирифтаед, мавъиза кунад, мальун бод. (Ғалотиён 1:3-9)

³ Аммо метарсам, ки мабодо ҷӣ гунае ки мор Ҳавворо бо макри худ фиреб дод, ончунон ақли шумо низ аз сoddагии дар Масех фосид гардад. ⁴ Зеро, агар қасе ки меояд, Исои дигареро мавъиза кунад, ки мо онро мавъиза накардаем, ё агар шумо рӯҳи дигаре қабул кунед, ки онро нагирифтаед, ё башорати дигареро, ки шумо қабул накардаед, қабул кунед, шумо метавонед ба он таҳаммул кунед! (2 Кўринтиён 11:3-4)

Инчили «дигар» ва «дигар», ки воқеан бардурӯғ буд, ҷӣ буд?

Инчили бардурӯғ қисмҳои гуногун дорад.

Умуман, Инчили бардурӯғ ин бовар кардан аст, ки шумо набояд ба Худо итоат кунед ва дар ҳақиқат кӯшиш кунед, ки ба роҳи Ӯ содик зиндагӣ кунед, дар ҳоле ки иддао доред, ки Худоро мешиносед (ниг. Матто 7:21-23). Он ба худроҳона нигаронида шудааст.

Мор Ҳавворо фиреб дод, ки тақрибан 6000 сол пеш ба Инчили бардурӯғ афтод (Ҳастӣ 3) - ва одамон боварӣ доштанд, ки онҳо аз Худо беҳтар медонанд ва бояд неку бадро барои худ ҳал кунанд. Бале, пас аз омадани Исо номи Ӯ аксар вақт ба Инчилҳои бардурӯғ пайваст карда мешуд ва ин то замони пайдоиши зиддимасех идома дорад ва идома ҳоҳад ёфт.

Ҳоло дар замони ҳавворӣ Павлус, Инчили козиб аслан омехтаи гностикий/мистикий ҳақиқат ва хато буд. Гностикҳо асосан боварӣ доштанд, ки дониши маҳсус барои ба даст овардани фаҳмиши рӯҳонӣ, аз ҷумла наҷот лозим аст. Гностикҳо майл доштанд, ки коре, ки ҷисм анҷом дод, аҳамияти хосе надорад ва онҳо муҳолифи итоат ба Худо дар масъалаҳои монанди рӯзи шанбеи ҳафтум буданд. Яке аз чунин пешвоёни козиб Шимъӯни Маъчус буд, ки Петруси ҳавворӣ ўро огоҳ карда буд (Аъмол 8:18-21).

Аммо ин осон нест

Аҳди Ҷадид нишон медиҳад, ки Филиппус Салтанати Худоро таълим додааст:

⁵ Филиппус ба шаҳри Сомария омада, ба онҳо Масехро мавъиза кард. ... ¹² Онҳо ба Филиппус, вақте ки ӯ дар бораи Малакути Худо мавъиза мекард, имон оварданд... (Аъмол 8: 5,12).

Аммо Исо, Павлус ва шогирдон таълим медоданд, ки ба Малакути Худо дохил шудан осон нест:

²⁴ Ва Исо чун дид, ки хеле ғамгин шуд, гуфт: «Даромади сарватдорон ба Малакути Худо чӣ гуна душвор аст! ²⁵ Зоро аз сӯроҳи сӯзан гузаштани шутур осонтар аст аз он ки сарватдор ба Малакути Худо дохил шавад».

²⁶ Ва онхое ки шуниданд, гуфтанд: «Пас кй начот ёфта метавонад?»

²⁷ Аммо Ӵ гуфт: «Он чи барои одамон ғайриимкон аст, бо Худо имконпазир аст». (Луқо 18:24-27)

²² «Мо бояд бо мусибатҳои зиёд ба Малакути Худо дохил шавем » (Аъмол 14:22).

³ Эй бародарон, мо бояд ҳамеша барои шумо Худоро шукр гӯем, чунон ки ҳаст

мувофиқи он аст, ки имони шумо бағоят меафзояд ва муҳаббати ҳар яки шумо нисбат ба яқдигар афзун мешавад, ⁴ ба тавре ки мо худамон бо шумо дар байнин калисоҳои Худо фарҳ мекунем, ки шумо ба сабр ва имони шумо дар тамоми таъқибот ва мусибатҳое, ки шумо тоб меоред, ⁵ «Ин далели равшани доварии одилонаи Худост, то ки шумо сазовори Малакути Худо дониста шавед, ки шумо низ барои он укубат мекашед; ⁶ зеро назди Худо кори дуруст аст, ки ба онхое, ки шуморо ба изтироб меандозанд, бо андӯҳ ҷазо дихад, ⁷ ва вакте ки Исои Масеҳ бо фариштагони тавонони Худ аз осмон зоҳир шуд, ба шумо, ки дар изтироб афтодаанд, бо мо оромӣ дихад (2 Таслӯникиён 1:3-7).).

Аз сабаби душвориҳо, ҳоло танҳо баъзеҳо даъват карда мешаванд ва интихоб карда мешаванд, то қисми он бошанд (Матто 22:1-14; Юҳанно 6:44; Ибриён 6:4-6). Дигарон баъдтар даъват ҳоҳанд шуд, зеро Китоби Муқаддас нишон медиҳад, ки «онхое, ки аз рӯи рӯҳ гумроҳ шудаанд, ба ақл ҳоҳанд омад, ва шикояткунандагон таълим ҳоҳанд гирифт» (Ишаъё 29:24).

Петруси расул таълим медод, ки салтанат абадӣ аст ва ба Инчили Худо бояд бодиққат итоат кард, вагарна доварӣ ҳоҳад буд:

¹⁰ Бинобар ин, эй бародарон, боз ҳам бештар чидду чаҳд кунед, ки даъват ва баргузидаи худ боэътиимод бошад; ¹¹ Зеро ки ба шумо даромадгоҳ ба Малакути абадии Худованд ва

Начотдиҳандаи мо Исои Масех ба таври фаровон кушода хоҳад шуд (2 Петрус 1:10-11).

¹⁷ Зеро вакти он расидааст, ки доварӣ дар хонаи Худо оғоз шавад; ва агар он аввал аз мо сар шавад, оқибати онҳое ки ба Инчили Худо итоат намекунанд, чӣ мешавад? (1 Петрус 4:17).

Китобҳои охирини Библия ва Салтанат

Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки «Худо муҳаббат аст» (1 Юҳанно 4:8,16) ва Исо Худост (Юҳанно 1:1,14) — Малакути Худо Подшоҳе хоҳад дошт, ки муҳаббат аст ва қонунҳояш муҳаббатро дастгирӣ мекунанд, на нафратро. (ниг. Ваҳӣ 22:14–15).

Китоби Муқаддас инчунин нишон медиҳад, ки Худо фариштаеро мефиристад, ки Инчили абадии Малакути Худоро эълон хоҳад кард (Ваҳӣ 14:6-7) ва баъд фариштаи дигар ба он ишора мекунад, ки бо вучуди бузург буданаш, Бобил фурӯ галтад (Ваҳӣ 14:8-9). Ин паёмҳо тасдиқи гайритабии хушхабаре хоҳанд буд, ки ҷаҳон қаблан ҳамчун шоҳид гирифта буд ва омили «анбӯҳи бузург» -е, ки дар охири охир ба назди Худо меоянд, хоҳанд буд (Ваҳӣ 7:9-14). Баръакси кудрати ниҳоии Бобил, ки ба вучуд меояд ва фурӯ хоҳад рафт (ниг. Ваҳӣ 18:1-18), марҳилаи ниҳоии Малакути Худо то абад давом мекунад:

¹⁵ Он гоҳ фариштаи ҳафтум садо дод: Ва дар осмон овозҳои баланд баланд шуданд, ки мегуфтанд: «Малакути ин ҷаҳон салтанатҳои Худованди мо ва Масехи Ӯ гаштааст, ва Ӯ то абад подшоҳӣ хоҳад кард». (Ваҳӣ 11:15).

Исо дар салтанат салтанат хоҳад кард! Ва Библия ду унвони Ӯро ошкор мекунад:

¹⁶ Ва Ӯ дар ҷома ва дар рони Худ номе навишта шудааст: Подшоҳи Подшоҳон ва Худованди Худовандон (Ваҳӣ 19:16).

Аммо оё танҳо Исо ҳукмронӣ мекунад? Ба ин порча таваҷҷӯҳ кунед:

⁴ Ва тахтҳо дидам, ва бар онҳо нишастаанд, ва доварӣ ба онҳо дода шуд. Он гоҳ ман ҷонҳои онҳоеро дидам, ки барои шаҳодати худ дар бораи Исо ва барои қаломи Худо сари бурида шуда буданд, ки ба ҳайвони ваҳшӣ ва ба сурати ўсаҷда накардаанд ва аломати Ўро дар пешонӣ ва дастонашон нағирифтаанд. Ва онҳо ҳазор сол бо Масеҳ зиндагӣ карда, подшоҳӣ карданд. . . ⁶ Ҳушо ва муқаддас аст касе ки дар эҳёи аввал иштирок дорад. Бар онҳо мамоти дуюм қудрат надорад, балки онҳо коҳинони Худо ва Масеҳ ҳоҳанд буд ва бо Ў ҳазор сол ҳукмронӣ ҳоҳанд кард (Ваҳӣ 20: 4,6).

Масеҳиёни ҳақиқӣ эҳё ҳоҳанд шуд, то ки бо Масеҳ ҳазор сол ҳукмронӣ кунанд! Зоро салтанат то абад ҳоҳад буд (Ваҳӣ 11:15), аммо он салтанати дар боло зикршуда ҳамагӣ ҳазор сол буд. Аз ин рӯ, ман инро қаблан ҳамчун марҳилаи аввали салтанат - марҳилаи ҷисмонӣ, ҳазорсола, бар хилофи марҳилаи ниҳоӣ, бештар рӯҳонӣ гуфта будам.

Якчанд ҳодисаҳо дар Китоби Ваҳӣ номбар шудаанд, ки дар байнӣ марҳилаҳои ҳазорсола ва ниҳоии Малакути Худо рӯх медиҳанд:

⁷ Ва ҳангоме ки ҳазор сол гузашт, шайтон аз зиндори худ раҳо ҳоҳад шуд ⁸ ва берун ҳоҳад омад, то ҳалқҳоеро, ки дар ҷӯши замин ҳастанд, яъне Яъҷӯч ва Маъҷӯчро фиреб дихад, то онҳоро барои ҷанг ҷамъ кунад, ки шуморай онҳо мисли реги баҳр. . . ¹¹ Он гоҳ ман таҳти бузурги сафед ва Нишинандай бар он дидам, ки замин ва осмон аз рӯи Ўгурехтаанд. Ва барои онҳо ҷое ёфт нашуд. ¹² Ва мурдагонро ҳурду бузург дидам, ки дар пеши Худо истодаанд, ва китобҳо кушода шуданд. Ва боз як китоби дигар кушода шуд, ки он китоби ҳаёт аст. Ва мурдагон мувоғики аъмоли худ, аз рӯи он чи дар китобҳо навишта шудаанд, доварӣ карда шуданд. ¹³ Баҳр мурдагонеро, ки дар он буданд, таслим кард, ва мамот ва дӯзах мурдагонеро, ки дар онҳо буданд, таслим карданд. Ва ҳар яке мувоғики аъмоли худ доварӣ карда шуд. ¹⁴ Он гоҳ мамот ва дӯзах дар кӯли оташ андохта шуданд. Ин дуввумин марғ аст. ¹⁵ Ва касе ки дар китоби Ҳаёт навишта нашудааст, дар кӯли оташ андохта шуд (Ваҳӣ 20:7-8, 11-15).

Китоби Ваҳй нишон медиҳад, ки марҳилаи баъдӣ, ки пас аз хукмронии ҳазорсола ва пас аз марги дуюм меояд, вучуд ҳоҳад дошт:

¹ Ва ман осмони нав ва замини навро дидам, зеро ки осмони аввал ва замини аввал гузашта буданд. Инчунин дигар баҳр набуд. ² Он гоҳ ман, Юҳанно, шаҳри муқаддас, Ерусалими Навро дидам, ки аз осмон аз ҷониби Худо нозил шуда, ҳамчун арӯсе, ки барои шавҳарааш зинат ёфтааст, омода шудаам. ³ Ва овози баланде аз осмон шунидам, ки мегуфт: «Инақ, хаймаи Худо бо одамон аст, ва Ӯ бо онҳо сокин ҳоҳад шуд, ва онҳо қавми Ӯ ҳоҳанд буд. Худи Худо бо онҳо ҳоҳад буд ва Худои онҳо ҳоҳад буд. ⁴ Ва Худо ҳар ашкро аз ҷашмонашон пок ҳоҳад кард; дигар на мамот ҳоҳад буд, на андӯҳ ва на гиря. Дигар дард наҳоҳад буд, зеро ки чизҳои пештара гузаштаанд». (Ваҳй 21:1-4)

¹ Ва ў ба ман дарёи поки оби ҳаётро нишон дод, ки мисли булӯр шаффоф аст ва аз таҳти Худо ва Барра мебарояд. ² Дар миёнаи кӯчаи он ва дар ду тарафи дарё дарахти ҳаёт буд, ки дувоздаҳ мева медод ва ҳар дарахт ҳар моҳ мева медод. Баргҳои дарахт барои табобати ҳалкҳо буданд. ³ Ва дигар лаънат наҳоҳад буд, балки таҳти Худо ва Барра дар он ҳоҳад буд, ва бандагонаш Ӯро ибодат ҳоҳанд кард. ⁴ Ҷеҳраи Ӯро ҳоҳанд дид, ва исми Ӯ дар ҷашмонашон ҳоҳад буд. ⁵ Дар он ҷо шаб наҳоҳад буд: Онҳо ба ҷароғ ва нури офтоб эҳтиёҷ надоранд, зеро ки Худованд Худо ба онҳо нур медиҳад. Ва онҳо то абад подшоҳӣ ҳоҳанд кард. (Ваҳй 22:1-5)

Аҳамият дихед, ки ин салтанат, ки *pas* аз ҳазор сол аст, бандагони Худоро дар бар мегирад ва то абад давом мекунад. Шаҳри муқаддас, ки дар осмон омода шудааст, осмонро тарқ карда, ба замин фуруд меояд. Ин оғози марҳилаи ниҳоии Малакути Худост. Замоне, ки **ДИГАР ДАРД ВА АЗОБ НАМЕШАВАД!**

Ҳалимҳо вориси замин ҳоҳанд шуд (Матто 5:5) ва ҳама чиз (Ваҳй 21:7). Замин, аз он ҷумла Шаҳри муқаддасе, ки дар он ҳоҳад буд, беҳтар ҳоҳад шуд, зеро роҳҳои Худо амалӣ ҳоҳанд шуд. Дарк кунед, ки:

⁷ Афзоиши ҳукумат ва осоиштагии Ӯ интиҳо наҳоҳад дошт (Ишаъё 9:7).

Равшан аст, ки пас аз оғози марҳилаи ниҳоии Малакути Худо афзоиш хоҳад буд, зеро ҳама ба ҳукумати Худо итоат мекунанд.

Ин як давраи пурчалолтарин хоҳад буд:

⁹ Аммо, чунон ки навишта шудааст: «Чашм надидааст ва гӯш шунидааст, ва ба дили одам дохил нашудааст, он чиро, ки Худо барои дӯстдорони Худ муҳайё кардааст». ¹⁰ Аммо Худо онҳоро ба мо тавассути Рӯхи Худ ошкор кардааст (1 Кӯринтиён 2:9-10). Ин замони муҳаббат, шодмонӣ ва тасаллии абадӣ аст. Ин як вақти афсонавӣ хоҳад буд! Малакути Худо ҷовидониро бениҳоят беҳтар месозад. Оё намехоҳед, ки дар он саҳми ҳудро дошта бошед?

5. Прощение не дается потому, что кто-то заслуживает его милосердия и благодати

Оё профессорони аввалини Масех фикр мекарданد, ки онхо бояд башорати Салтанати Худоро мавъиза қунанд?

Бале.

Солҳо пеш дар лексияи профессор Барт Эрман аз Донишгоҳи Каролинаи Шимолӣ ў борҳо ва дуруст таъкид карда буд, ки бар хилофи аксари масеҳиёни имрӯза, Исо ва пайравони аввалини Ӯ Салтанати Худоро эълон карданд. Ҳарчанд фахмиши умумии доктор Эрман дар бораи масеҳият аз фахмиши Калисои *Давоми Ҳудо* хеле фарқ мекунад, мо розӣ мешавем, ки Инчили Салтанат он чизест, ки худи Исо эълон карда буд ва пайравонаш ба он имон меоварданд. фаҳмед, ки.

Қадимтарин Навиштан ва Мавъизаи пас аз Аҳди Ҷадид ҳифзшуда

Малакути Ҳудо як қисми муҳими он чизе буд, ки гуфта мешавад "қадимтарин мавъизаи комили масеҳие, ки то ҳол боқӣ мондааст" буд (Holmes MW Ancient Christian Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Texts Greek and Translations English, 2nd. Baker Books, Grand Rapids, 2004, с. 102). Ин *мавъизаи масеҳии қадим* ин изҳоротҳоро дар бораи он дар бар мегирад:

^{5:5} Илова бар ин, шумо, эй бародарон, медонед, ки мондани мо дар ҷаҳони ҷисм ноҷиз ва муваққатӣ аст, аммо ваъдаи Масех бузург ва аҷоиб аст: дар Малакути оянда истироҳат қунед ва ҳаёти ҷовидонӣ.

Изҳороти боло нишон медиҳад, ки салтанат ҳоло нест, балки меояд ва абадӣ ҳоҳад буд. Илова бар ин, дар ин мавъизаи қадимӣ омадааст:

^{6:9} Ва агар чунин одамони одил ҳам бо аъмоли одилони ҳуд фарзандони ҳудро начот дода натавонанд, чӣ кафолате дорем, ки ба Малакути Ҳудо дохил мешавем, агар мо таъмиди ҳудро

пок ва беайб нигоҳ надорем? Ё кист, ки ҳомии мөн ҳоҳад буд, агар наёфтаем, ки корҳои муқаддас ва одилона дорем? ^{9:6} Пас, биёед яқдигарро дўстдорем, то ки ҳама ба Малакути Худо дохил шавем. ^{11:7} Бинобар ин, агар мөн донем, ки он чи дар назари Худо дуруст аст, мо ба Малакути Ўдо дохил мешавем ва вайдаҳоеро мегирим, ки «гӯш нашунидааст ва ҷашм дидаст ва дили одамизод тасаввур накардааст».

^{12:1} Пас, биёед соат ба соат мунтазири Малакути Худо бо муҳаббат ва адолат бошем, зоро мө рӯзи зуҳури Худоро намедонем. ^{12:6} Ўд мегӯяд, ки Малакути Падари Ман ҳоҳад омад.

Изҳороти дар боло зикршуда нишон медиҳанд, ки муҳаббат тавассути зиндагии дуруст зарур аст, ки мө ҳанӯз ба Малакути Худо дохил нашудаем ва он пас аз рӯзи зоҳир шудани Худо, яъне пас аз бозгашти Исо ба амал меояд. Ин Малакути Падар аст ва салтанат танҳо Исо нест.

Чолиб он аст, ки қадимтарин мавъизаи зоҳиран масеҳӣ, ки Худо барои зинда мондан иҷозат додааст, ҳамон Малакути Худоро таълим медиҳад, ки Аҳди Ҷадид таълим медиҳад ва Калисои *Идомаи* Худо холо таълим медиҳад (эҳтимол дорад, ки он аз Калисои воқеии Худо бошад, аммо дониши маҳдуни ман дар бораи юононӣ қобилияти манро барои изҳори қатъӣ маҳдуд мекунад).

Роҳбарони калисои асри дуюм ва Инчили Салтанат

Бояд қайд кард, ки дар ибтидои асри 2 Папиас, ^{шунавандай} Юҳанно ва дўсти Поликарп ва аз ҷониби католикҳои румӣ муқаддас дониста шуда, салтанати ҳазорсоларо таълим медод. Евсевий навиштааст, ки Папиас таълим медод:

... пас аз эҳёи мурдагон ҳазорсола ҳоҳад буд, вақте ки ҳукмронии шахсии Масех дар ин замин барпо ҳоҳад шуд. (Фрагментҳои Папиас, VI. Ҳамчунин нигаред ба Евсевий, Таърихи калисо, китоби 3, XXXIX, 12)

Папиас таълим медод, ки ин як давраи фаровонӣ ҳоҳад буд:

Ҳамин тавр, [Ӯ гуфт], ки як донаи гандум даҳ дона медиҳад

ҳазор ҳӯша ва ҳар ҳӯша даҳ ҳазор дона дошта бошад ва аз ҳар дона даҳ пуд орди шаффоф, соф ва маҳин медиҳад; ва себ, тухм ва алаф ба ҳамон андоза ҳосил ҳоҳанд дод; ва тамоми хайвонот, ки дар он сурат танҳо аз маҳсулоти замин меҳуранд, осоишта ва созгор мешаванд ва ба одами комил итоат мекунанд. ” [Дар ин бора Папиас , як марди қадимӣ, ки шунаванди Юханно ва дӯсти Поликарп буд, дар чаҳоруми китобҳояш шаҳодат медиҳад; зоро панҷ китоб аз ҷониби Ӯ оғарида шудааст...] (Фрагментҳои Папиас , IV)

Дар Номаи пас аз Аҳди Ҷадид ба Кӯринтиён гуфта мешавад:

^{42:1-3} Ҳаввориён Инчилро барои мо аз ҷониби Худованд Исои Масех қабул карданд; Исои Масех аз ҷониби Худо фиристода шудааст. Пас, Масех аз Худост ва ҳаввориён аз Масех. Пас, ҳарду аз рӯи ироди Худо, мувофики тартиби муқарраршуда омаданд. Пас, онҳо, ки ба василаи эҳёи Худованди мо Исои Масех итминон пайдо карданд ва бо итминони комил ба Рӯҳулкудс тасдиқ шуданд, бо башорате, ки Малакути Худо меояд, берун рафтанд.

Поликарп Смирна як пешвои масеҳии ибтидой буд, ки шогирди Юханно буд, ки охирин ҳаввориёне, ки мурданд. Поликарп в. 120-135 мелодӣ таълим медод :

Хушо мискинон ва таъқибшудагон ба хотири адолат, зоро ки Малакути Худо аз они онҳост. (Поликарп. Нома ба Филиппиён, боби II. Аз *Падарони Анте-Никена, Ҷилди 1* тавре ки Александр Робертс ва Чеймс Доналдсон таҳrir карда шудаанд. Нашри амрикӣ, 1885)

Пас, мо медонем, ки «Худо масҳара карда намешавад», мо бояд сазовори аҳком ва ҷалоли Ӯ рафттор кунем ...Зоро хуб аст, ки онҳо аз ҳавасҳои ҳавасҳои ҷаҳон дур шаванд, зоро

«ҳар шаҳват бар зидди рӯҳ; «ва «на зинокорон, на занона, на бадкирдорон, вориси Малакути Худо наҳоҳанд шуд », на онҳое, ки корҳои номувофиқ ва ношоиста мекунанд. (Ҳамон чо, боби V)

Пас, биёед ба Ӯ бо тарсу ҳарос ва бо камоли эҳтиром хизмат кунем, чунон ки Худаш ба мо амр фармудааст, ва ҳамчун ҳаввориёне, ки Инчилро ба мо башорат медоданд, ва анбиёе, ки пеш аз омадани Худованд башорат медоданд. (Ҳамон чо, боби VI)

Мисли дигарон дар Аҳди Ҷадид, Поликарп таълим медод, ки одилон, на вайронкунандагони амр, вориси Малакути Худо хоҳанд буд.

Инчунин иддао карда шуд, ки аз ҷониби Поликарп инҳо таълим дода шудаанд:

Ва дар рӯзи шанбе гуфт; «Насиҳати маро бишнавед, эй фарзандони маҳбуби Худо. Вақте ки усқуфҳо ҳозир буданд, ман шуморо насиҳат додам, ва акнун бори дигар ҳамаи шуморо насиҳат медиҳам, ки дар роҳи Худованд босазо ва сазовор биравед... *Бедор бошед* ва боз *омода бошед*, *Дилҳои шумо вазнин нашавад*, ҳукми нав *Дар бораи муҳаббат ба яқдигар, омадани Ӯ ногаҳон ҳамчун барқи тез, доварии азим аз оташ, ҳаёти ҷовидонӣ, Малакути ҷовидонаи Ӯ зохир мешавад*. Ва ҳар он чиро, ки аз Худо таълим дода мешавад, медонед, вакте ки Навиштаҳои илҳомбахшидаро меомӯзед, бо қалами Рӯхулкудс дар дилҳои худ нақш кунед, то ки аҳком дар шумо абадӣ бимонад». (Ҳаёти Поликарп, боби 24. Ч.Б. Лайтфут, Падарони Апостолӣ, чилди 3.2, 1889, сах. 488-506)

Мелитои Сардис, ки пешвои Калисои Худо буд, в. 170 милодӣ таълим додааст:

Зеро ки шариат дар Инчил - кӯҳна дар ҷадид интишор шудааст, ки ҳарду аз Сион ва Ерусалим якҷоя мебароянд; ва ҳукме ки дар файз дода шудааст, ва навъ дар маҳсули тайёр, ва Барра дар Писар, ва гӯсфанд дар одам, ва одам дар Худо.

Аммо Инчил шарҳи шариат ва он гардид

ичро шуд, дар ҳоле ки калисо ба анбори ҳақикат табдил ёфт...

Ин аст, ки моро аз ғуломӣ ба озодӣ, аз торикий ба рӯшнӣ, аз марғ ба ҳаёт, аз зулм ба салтанати абадӣ раҳо кард. (Мелито . Хомилия дар иди Фисҳ. Оятҳои 7 , 40 , 68. Тарҷума аз Керӯҳ : Мачаллаи теологияи онлайн.
<http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp>)

Ҳамин тарик, Малакути Худо ҳамчун чизи абадӣ маълум буд, на танҳо калисои ҳозираи масеҳӣ ё католикӣ ва қонуни Худоро дар бар мегирад.

дигаре дар нимаи охири аспи дуюм одамонро даъват мекунад, ки ба салтанат нигаранд:

Бинобар ин, бигзор ҳеч кас аз шумо дигар пароканда нашавад ва ба ақиб нигоҳ накунад, балки бо омодагӣ ба Инчили Малакути Худо наздик шавад. (Роман Клемент. Эътироф, китоби X, боби XLV. Иқтибос аз Падарони Анте-Никена, ҷилди 8. Тахрири Александр Робертс ва Чеймс Доналдсон. Нашри амрикӣ, 1886)

Ғайр аз он, гарчанде ки онро яке аз калисои ҳақикӣ нанавиштааст, дар навиштаоти миёнаи аспи дуюм бо номи «Чӯпони Ҳермас » дар тарҷумаи Робертс ва Доналдсон чордаҳ маротиба ибораи «Малакути Худо»-ро истифода мебарад.

Масеҳиёни ҳақикӣ ва ҳатто бисёре аз онҳо танҳо Масеҳро эътироф мекунанд, дар аспи дуюм дар бораи Салтанати Худо чизе медонистанд.

Ҳатто муқаддаси католикӣ ва православии шарқӣ Иренай фахмиданд, ки пас аз эҳё, масеҳиён ба Малакути Худо дохил мешаванд. Аҳамият дихед, ки ў чӣ навиштааст, в. 180 милодӣ:

Зеро чунин аст ҳолати имондорон, зеро Рӯхулкудс, ки аз ҷониби Ӯ дар таъмид гирифта шудааст, ҳамеша дар онҳо сокин аст, ва онро қабулкунанда нигоҳ медорад, агар Ӯ дар ростӣ ва қудсият, адолат ва сабр рафтор кунад. Зеро ки ин ҷон дар имондорон эҳёе дорад, ки ҷисм ҷонро аз нав қабул мекунад ва бо он бо қуввати Рӯхулкудс эҳёе мешавад ва ба Малакути Худо дохил мешавад. (Иреней, Сент, усқуфи Лион. Тарҷума аз арманий аз ҷониби Армитаж Робинсон. Намоиши мавъизаи ҳаввориён, боби 42. Уэллс, Сомерсет, октябрی соли 1879. Ҷӣ тавре ки дар ЧАМЪИЯТИ ПЕШВОЗИ ДОНИШИ ХРУСТИЯН ЧОП шудааст. НЬЮ-ЙОРК: МАКМИЛЛАН КО, 1920).

Теофилуси Антиохия таълим медод:

Ман фақат некии Ӯро зикр мекунам; агар Ӯро Подшоҳӣ меномам, ҷалоли Ӯро ёдовар мешавам... Зеро, агар Ӯро аз ибтидо ҷовидон месоҳт, Ӯро Худо месоҳт. ...Пас, Ӯ ӯро на ҷовидона оғаридааст ва на марговар, балки ҷунон ки дар боло гуфтем, қодир ба ҳар ду; То ки агар вай ба ҷизҳои ҷовидонӣ майл карда, аҳкоми Худоро риоя кунад, аз Ӯ мукофоти ҷовидонӣ гирифта, Худо гардад. (Теофил , Ба Автоликус , 1:3, 2:27)

Муқаддаси католик Ипполит дар аввали аспи сеом навишта буд:

Ва шумо Малакути Осмонро қабул ҳоҳед кард, эй эй эй ки дар замони муҳочир буданатон, Подшоҳи Осмонро медонистед. Ва шумо шарики Илоҳӣ ва вориси Масеҳ ҳоҳед буд, дигар ғуломи ҳавасҳо ва ҳавасҳо наҳоҳед шуд ва ҳеч гоҳ аз беморӣ зоеъ наҳоҳед шуд. Зеро ки Ту Худо шудай : зеро ҳар ранҷу азобҳое, ки дар вақти одам буданат аз сар гузаронидай, онҳоро ба ту дод, зеро ту аз қолаби миранда будӣ , лекин ҳар он чиро, ки Худо додан мувофиқ аст, Худо вайда додааст, ки ба ту ато кунад, зеро ки ту худо шуда, то ҷовидонӣ таваллуд ёфтаанд. (Гипполит. Инкоркунии ҳама бидъатҳо, китоби X, боби 30)

Мақсади одамон ин аст, ки дар Салтанати ояндаи Худо илоҳӣ гарданд.

Проблемаҳо дар асрҳои дуюм ва сеюм

Сарфи назар аз қабули васеъи он, дар асри дуюм, як пешвои муртад бо номи Марсион бархост. Марсион бар зидди қонуни Худо, рӯзи шанбе ва Салтанати аслии Худо таълим медод. Гарчанде ки вай аз ҷониби Поликарп ва дигарон маҳкум шуда буд, вай муддати тӯлонӣ бо Калисой Рум тамос дошт ва ба назар ҷунин менамуд, ки дар он ҷо таъсире дошт.

Дар асрҳои II ва III дар Искандария (Миср) истилоҳот ба вучуд омада буданд. Бисёре аз аллегористҳо ба таълимоти салтанати оянда муҳолифат мекарданд. Ба гузориш дар бораи баъзе аз ин аллегористҳо таваҷҷӯҳ кунед:

Дионисий дар Искандария дар оилаи ашрофзода ва сарватманди бутпараст ба дунё омада, аз фалсафаи онҳо таҳсил кардааст. Вай мактабҳои бутпарастиро тарқ кард, то шогирди Ориген шавад, ки ў ба роҳбарии мактаби катетикии Искандария муваффак шуд ...

Клемент, Ориген ва мактаби гностикӣ бо тафсирҳои афсонавӣ ва истиоравии худ таълимоти фоҳишаҳои муқаддасро вайрон мекарданд ... онҳо барои худ номи "Аллегористон" -ро гирифтанд. Непос ба таври оммавӣ бо аллегористҳо мубориза бурд ва изҳор дошт, ки дар рӯи замин ҳукмронии Масех ҳоҳад буд ...

Дионисий бо пайравони Непос баҳс кард ва аз рӯи ҳисботи ў ... " ҷунин ҳолате, ки ҳоло дар Малакути Худо вучуд дорад." Ин аввалин зикри Малакути Худост, ки дар ҳолати ҳозираи қалисоҳо мавҷуд аст...

Непос ҳатогиҳои онҳоро сарзаниш карда, нишон дод, ки Малакути Осмон истилоҳот нест, балки Салтанати аслии Худованди мо дар эҳёи ҳаёти ҷовидонӣ аст...

Ҳамин тавр, идеяи салтанат дар ҳолати ҳозираи чизҳо дар мактаби гностикии аллегористҳо дар Миср, аз 200 то 250-и милодӣ, як асри пурра пеш аз он ки усқуфҳои империя ҳамчун ишғоли таҳт ҳисобида шаванд, таҳия ва ба вучуд омадаанд. ...

Клемент идеяи Малакути Худоро ҳамчун ҳолати дониши воқеии ақлии Худо тасаввур мекард. Ориген онро ҳамчун як маънои рӯҳонӣ дар номаи оддии Навиштаҳо нишон дод. (Уорд, Ҳенри Dana. Инчили Салтанат: Салтанати на аз ин ҷаҳон; на дар ин ҷаҳон; балки барои омадан дар кишвари осмонӣ, эҳёи мурдагон ва баргардонидани ҳама чиз. Нашр аз ҷониби Клакстон, Remsen & Haffelfinger , 1870, с. 124-125)

Ҳамин тариқ, дар ҳоле, ки усқуф Непос Инчили Малакути Худоро таълим медод, аллегористон қӯшиш мекарданд, ки дар бораи он фахмиши бардуруғ, камтар аслӣ пайдо кунанд. Усқуфи Иераполис Аполлинарис низ қӯшиш кард, ки бо ҳатогиҳои аллегористон мубориза барад. Онҳое, ки воқеан дар Калисои Худо буданд, дар тӯли таъриҳи тарафдори ҳақиқати Малакути аслии Худо буданд.

Герберт В. Армстронг Инчили Салтанатро таълим медод, Plus

Дар асри 20 ^{марҳум} Герберт В. Армстронг навишишт:

Зоро онҳо башорати Масехро *рад карданӣ*. . . , дунъё бояд ба ҷои худ чизи дигареро иваз кунад. Онҳо бояд қалбакӣ *иҳтироъ мекарданӣ!* Ҳамин тавр, мо шунидаем, ки Малакути Худо дар бораи он танҳо як лаҳни зебо - эҳсоси хубе дар дили инсонҳо гуфта шудааст, ки онро ба ЧИЗИ эфирӣ ва гайривоқӣ коҳиш медиҳад! Дигарон тасаввуроти нодуруст доранд, ки "КАЛЛОҲ" салтанат аст. . . Дониёл-пайғамбар, ки 600 сол пеш аз эраи мо зиндагӣ мекард, медонист, ки Малакути Худо подшоҳии ҳақиқӣ аст, яъне ҳукумате, ки бар

ОДАМОН дар рӯи замин. . .

Ин ҷо . . . ин тавзехи Худо дар бораи чӣ будани Шохигарии ХУДО аст: "Ва дар айёми ин подшоҳон..." - дар ин ҷо сухан

дар бораи даҳ ангушт, як қисми оҳан ва як қисми гили шикаста меравад. Ин бо пайваст кардани пешгӯй бо Дониёл 7 ва Ваҳӣ 13 ва 17, ба ИМА-и нави ЕВРОПА, ки ҳоло ташкил шуда истодааст, ишора мекунад. . . дар пеши назари шумо! Ваҳӣ 17:12 тафсилотро равшан мекунад, ки он иттиҳоди ДАҲ ПОДШОҲ Ё Шоҳигарии хоҳад буд, ки (Ваҳӣ 17:8) ИМПЕРИЯИ кӯҳнаи РУМИ-ро эҳё хоҳанд кард . . .

Вақте ки Масех меояд, вай ҳамчун Шоҳи подшоҳон меояд ва дар тамоми замин ҳукмронӣ мекунад (Ваҳӣ 19:11-16); ва Подшоҳии Ӯ -- Подшоҳии Ҳудо, - гуфт Дониёл, бояд ҳамаи ин салтанатҳои ҷаҳониро бихӯрад. Ваҳӣ 11:15 дар ин бора гуфта мешавад: «Малакути ин ҷаҳон Малакути Ҳудованди *мо* ва Масехи ўст; ва Ӯ то абад подшоҳӣ хоҳад кард!» Ин Шоҳигарии ҲУДО аст. Ин охири ҳукуматҳои ҳозира аст - ҳа, ва ҳатто Иёлоти Муттаҳида ва қишварҳои Бритониё. Он гоҳ онҳо салтанатҳо - Ҳукуматҳои Ҳудованд Исои Масех хоҳанд шуд, ва он гоҳ Подшоҳи подшоҳони тамоми замин хоҳанд шуд. Ин далели онро комилан возеҳ мегардонад, ки Шоҳигарии ҲУДО ҲУКУМАТИ аслӣ аст. Ҳатто чӣ тавре ки Империяи Калдонҳо Шоҳигарие буд - ҳатто он гуна ки Империяи Рум Подшоҳӣ буд - ҳамин тавр Шоҳигарии ҲУДО ҳукумат аст. Ин аст, ки ҲУКУМАТИ ҲАЛҚҲОИ ҷаҳонро ба дasti ҳуд гиранд. Исои Масех барои он таваллуд шудааст, ки Подшоҳ - Ҳоким бошад! . . .

Ҳамон Исои Масех, ки зиёда аз 1900 сол пеш аз болои теппаҳо ва дараҳои Сарзамини муқаддас ва кӯчаҳои Ерусалим тай карда буд, боз меояд. Гуфт, ки боз меояд. Пас аз маслуб шуданаш, Ҳудо ўро пас аз се рӯзу се шаб аз мурдагон эҳъё кард (Матто 12:40; Аъмол 2:32; 1 Қўр. 15:3-4). Ӯ ба арши Ҳудо рафт. Идораи Ҳукумати Коинот (Аъмол 1:9-11; Ибр. 1:3; 8:1; 10:12; Ваҳӣ 3:21).

«Ашиб»-и масал, Ки рафт ба тахти

Ҳудо — «қишвари дур» — чун Подшоҳи подшоҳон бар тамоми ҳалқҳо тоҷ гузошта, сипас ба замин баргардад (Луқо 19:12-27).

Боз, ў дар осмон аст, то «вақти баргардонидани ҳама чиз» (Альм 3:19-21). *Баргардонидан* маъни барқарор кардани ҳолати қаблӣ ё ҳолати пештараро дорад. Дар ин ҳолат, барқарор кардани ҳукумати Худо дар рӯи замин ва ба ин тариқ, барқарор кардани сулҳи ҷаҳон ва шароити утопия.

Нооромиҳои ҷаҳонии хозира, ҷангҳои шадид ва ҷанҷолҳо дар мусибатҳои ҷаҳонӣ ба авчи аъло ҳоҳанд расид, ки агар Худо даҳолат накунад, ҳеч як ҷисми инсонӣ зинда начот намеёбад (Матто 24:22). Дар авчи худ, вакте ки таъхир боиси таркиши тамоми ҳаёт аз ин сайёра мегардад, Исои Масеҳ бармегардад. Ин дафъа ў ҳамчун Худои илоҳӣ меояд. Ў бо тамоми кудрат ва ҷалоли Офариҷори оламиён меояд. (Мат. 24:30; 25:31.) Ў ҳамчун «Подшоҳи подшоҳон ва Ҳудованди оғоён» меояд (Ваҳӣ 19:16), то ҳукумати ҷаҳониро таъсис дихад ва тамоми ҳалқҳоро «бо асои оҳанин» ҳукмронӣ кунад. (Ваҳӣ 19:15; 12:5). . .

Масеҳ ноҳост?

Аммо оё инсоният бо шодӣ фарёд мезанад ва ўро дар ваҷд ва шавқу завқи девонавор истиқбол мекунад - оё ҳатто қалисоҳои масеҳии анъанавӣ?

Онҳо намехоҳанд! Онҳо бовар ҳоҳанд кард, зеро ҳодимони бардуруғи Шайтон (2 Қўр. 11:13-15) онҳоро фиреб дода буданд, ки Ў Даҷҷал аст. Қалисоҳо ва ҳалқҳо аз омадани Ў ҳашмгин ҳоҳанд шуд (Ваҳӣ 11:15 бо 11:18) ва кувваҳои низомӣ воқеан кӯшиш мекунанд, ки бо ў ҷанг кунанд, то ўро нобуд созанд (Ваҳӣ 17:14)!

Ҳалқҳо дар ҷангиги шадиди Ҷангиги сеюми ҷаҳонии оянда бо фронти ҷанг дар Ерусалим иштирок ҳоҳанд кард (Зак. 14:1-2) ва он гоҳ Масеҳ бармегардад. Дар кудрати ғайритабиӣ ў «бар зидди он ҳалқҳо», ки бар зидди ў мечанганд, мечанганд (ояти 3). Ў онҳоро комилан мағлуб ҳоҳад кард (Ваҳӣ 17:14)! «Пойҳои ў дар он рӯз бар кӯҳи Зайтун ҳоҳанд истод», дар

масофаи хеле кутоҳ дар шарқи Ерусалим (Зак. 14:4).
(Армстронг HW. Асрори асрҳо, 1984)

Китоби Муқаддас эълон мекунад, ки Исо бармегардад ва Ўғалаба мекунад, vale бисёриҳо бар зидди Ў мечанганд (Ваҳй 19:19). Бисёриҳо даъво хоҳанд кард (дар асоси фаҳмиши нодурусти пешгӯиҳо Китоби Муқаддас, аммо қисман аз сабаби анбиёи бардурӯғ ва мистикҳо) ки Исои бозгаштан зиддимасехи охирин аст!

Инҳо инчунин аз Ҳерберт Армстронг мебошанд:

Дини ҳақиқӣ - ҳақиқати Худо, ки бо муҳаббати Худо, ки аз ҷониби Рӯҳулқудс баҳшида шудааст, тавоно аст... ШОДИИ БЕҲАФФОН аз шинохти Худо ва Исои Масеҳ - донистани ҲАҚИҚАТ - ва гармии муҳаббати илоҳии Худо!...

Таълимоти Калисои ҳақиқии Худо танҳо таълимоти «бо ҳар як қалимаи Китоби Муқаддас зиндагӣ кардан» мебошанд...

Мардон аз роҳи «даст» ба роҳи «додан» - роҳи муҳаббати Худо хоҳанд шуд.

Акнун заминро тамаддуни нав фаро мегирад! (Ҳамон ҷо)

Тамаддуни нав Малакути Худост. Эълон кардан, ки тамаддуни нав меояд ва бар муҳаббат асос меёбад, қисми асосии он чизест, ки Инчили ҳақиқии Салтанат, ки Исо ва пайравонаш таълим медоданд. Ин чизест, ки мо дар Калисои *Давоми Худо мавъиза мекунем*.

Ҳерберт Армстронг фаҳмид, ки Исо таълим медод, ки ҷомеаи инсонӣ, ҳатто вақте ки фикр мекунад, ки итоат кардан меҳоҳад, «роҳ додан»-и ҳаёт, роҳи муҳаббатро рад мекунад. Ба назар ҷунин менамояд, ки қариб ҳеч кас аҳамияти таълимоти Исоро дуруст дарк намекунад.

Начот ба воситаи Исо як қисми Инчил аст

Холо баъзехо, ки ин чо хондаанд, эҳтимол дар бораи марг ва нақши Исо дар начот ҳайрон мешаванд. Бале, ин як қисми Инчил аст, ки ҳарду дар бораи Аҳди Ҷадид ва Херберт В. Армстронг навиштаанд.

Аҳди Ҷадид нишон медиҳад, ки Инчил начот тавассути Исоро дар бар мегирад:

¹⁶ Зеро ки ман аз Инчили Масех шарм намекунам, зеро он қудрати Худост, ки барои начот додани ҳар як имондор, пеш аз ҳама яҳудӣ ва ҳам барои юнониён аст (Румиён 1:16).

⁴ Бинобар ин парокандашудагон ба ҳар чо рафта, мавъиза мекарданд

калима . ⁵ Филиппус ба шаҳри Сомария омада, ба онҳо Масехро мавъиза кард. ... ¹² Аммо вакте ки онҳо ба Филиппус, ки дар бораи Малакути Худо ва исми Исои Масех мавъиза мекард, имон оварданд, мардон ва занон таъмид гирифтанд. ...

²⁵ Вакте ки онҳо шаҳодат дода, каломи Худовандро мавъиза карданд, ба Ерусалим баргаштанд ва дар бисёр дехаҳои сомариён Инчилро мавъиза мекарданд. ²⁶ Фариштаи Худованд ба Филиппус сухан гуфт... ⁴⁰ Филиппус дар Азотус ёфт шуд . Ва аз он чо гузашта, дар тамоми шаҳрҳо мавъиза мекард, то даме ки ба Қайсария расид. (Аъмол 8:4 , 5,12,25,26,40)

¹⁸ Ў ба онҳо дар бораи Исо ва эҳёшавӣ мавъиза мекард. (Аъмол 17:18)

³⁰ Павлус ду соли тамом дар хонаи иҷораи худ истод ва ҳамаи онҳоеро, ки назди ў омада буданд, қабул кард, ³¹ **Малакути Худоро мавъиза намуда, чизҳои марбут ба Исои Масехи Худовандро** бо камоли боварӣ таълим медод, ва ҳеч кас ўро манъ намекунад. (Аъмол 28:30-31)

Аҳамият дихед, ки мавъиза Исо ва Салтанатро дар бар мегирифт. Мутаассифона, фаҳмиши дурусти Инчили Малакути Худо одатан дар таълимоти калисоҳои юнонӣ-румӣ мавҷуд нест.

Дарвоқеъ, барои кӯмак расонидан ба мо дар ин салтанат шудан, Худо одамонро чунон дӯст дошт, ки Исоро фиристод, то барои мо бимирад (Юҳанно 3:16-17) ва моро бо файзи Худ начот медиҳад (Эфсӯсиён 2:8). Ва ин як қисми хушхабар аст (Аъмол 20:24).

Инчили Салтанат он чизест, ки чаҳон ба он ниёз дорад, аммо ...

Кор барои сулҳ (Матто 5:9) ва некӣ кардан ҳадафҳои арзанда аст (ниг. Фалотиён 6:10). Бо вуҷуди ин, бисёре аз пешвоёни чаҳонӣ, аз он ҷумла раҳбарони динӣ, боварӣ доранд, ки маҳз ҳамкории байналмилалии инсонӣ сулҳ ва шукуфой меорад, на Малакути Худо. Ва гарчанде ки онҳо баъзе муваффақиятҳои муваққатӣ ҳоҳанд дошт, онҳо на танҳо муваффақ ҳоҳанд шуд, балки баъзе қӯшишҳои инсонии онҳо дар ниҳоят сайёраи Заминро ба дараҷае меорад, ки агар Исо барои барқарор кардани Салтанати худ барнагардад, ҳаётро ноустувор мегардонад. Одамоне, ки заминро бе Худо мустаҳкам мекунанд, Инчили бардуруғ ва бардуруғ аст (Забур 126:1).

Бисёриҳо дар ҷаҳон қӯшиш мекунанд, ки нақшай байналхалқии нимдинии Бобулиро барои ҷорӣ кардани тартиботи нави ҷаҳонӣ дар асри 21^{таҳия} кунанд. Ин чизест, ки Калисои *Идомаи* Худо аз замони таъсисаш инкор кардааст ва нақша дорад, ки минбаъд низ инкор кунад. Азбаски Шайтон Ҳавворо фирефта кард, ки тақрибан 6000 сол пеш (Ҳастӣ 3), бисёр одамон боварӣ доштанд, ки онҳо беҳтар аз Худо медонанд, ки чӣ чиз онҳоро ва ҷаҳонро беҳтар мекунад.

Мувофики Китоби Муқаддас, барои он як роҳбари низомии Аврупо (Подшоҳи Шимол номида мешавад, инчунин ҳайвони Ваҳӣ 13:1-10) ва як пешвои динӣ (пайғамбари бардуруғ номида мешавад. Ниҳоии зиддимасех ва ҳайвони душоҳи Ваҳӣ 13:11-17) аз шаҳри ҳафт теппа (Ваҳӣ 17:9,18) барои ба вуҷуд овардани тартиботи ҷаҳонии «Бобилиён» (Ваҳӣ 17 ва 18). Гарчанде ки инсоният ба бозгашти Масеҳ ва таъсиси Малакути Ӯ эҳтиёҷ дорад, дар асри ²¹ бисёриҳо ба ин ҳабар аҳамият наҳоҳанд дод — онҳо ба версияҳои гуногуни Инчили бардуруғи Шайтон бовар карданро идома ҳоҳанд дод. Аммо ҷаҳон шоҳид ҳоҳад гирифт.

Ба ёд оред, ки Исо таълим медод:

¹⁴ Ва ин Инчили Малакут дар тамоми ҷаҳон мавъиза ҳоҳад шуд, то ки барои ҳамаи ҳалқҳо шаҳодате гардад, ва он гоҳ интиҳо фаро ҳоҳад расид. (Матто 24:14)

Аҳамият дихед, ки Инчили Малакут ба ҷаҳон ҳамчун шоҳид мерасад, пас интиҳо фаро мерасад.

Ин якчанд сабаб дорад.

Яке аз он аст, ки Ҳудо меҳоҳад, ки ҷаҳон пеш аз оғози мусибати бузург башорати ҳақиқиро бишнавад (ки дар Матто 24:21 оғоз мешавад). Ҳамин тариқ, паёми башорат шоҳид ва огоҳкунанда аст (ниг. Ҳиззиёл 3; Амос 3:7). Ин пеш аз бозгашти Исо ба табдили бештари ғайрияҳудиён оварда мерасонад (Румиён 11:25) ва пеш аз бозгашти Исо табдили ғайрияҳудӣ (Румиён 9:27) мегардад.

Дигар ин аст, ки мағҳуми паём ба ақидаи ҳайвони ваҳшӣ, Подшоҳи қудрати Шимолӣ ва дар якчоягӣ бо Паёмбари бардуруғ, зиддимасехи ниҳоӣ муҳолиф ҳоҳад буд. Онҳо асосан тавассути саъю қӯшиши инсонӣ сулҳро ваъда ҳоҳанд дод, аммо он ба интиҳо (Матто 24:14) ва ҳалокат оварда мерасонад (ниг. 1 Таслӯникиён 5:3).

Аз сабаби аломот ва мӯълизоти дурӯғе, ки бо онҳо алоқаманданд (2 Таслӯникиён 2:9), аксарияти одамон дар ҷаҳон ба ҷои паёми башорат бовар кардан ба дурӯғро интиҳоб мекунанд (2 Таслӯникиён 2:9-12). Аз сабаби маҳкум кардани Салтанати ҳазорсолаи Ҳудо аз ҷониби католикҳои румӣ, православии шарқӣ, лютеранҳо ва дигарон, бисёриҳо нодуруст мегӯянд, ки паёми Инчили ҳазорсолаи Малакути Ҳудо Инчили бардуруғи марбут ба зиддимасех аст.

Масехиёни содики Филаделфия (Ваҳӣ 3:7-13) Инчили ҳазорсолаи салтанатро эълон мекунанд ва инчунин ба ҷаҳон мегӯянд, ки пешвоёни муайяни дунё (аз ҷумла ҳайвони ваҳшӣ ва пайғамбари бардуруғ) чӣ кор ҳоҳанд кард.

Онҳо дастгирӣ мекунанд, ки ба ҷаҳон хабар диханд, ки ҳайвони ваҳшӣ, Подшоҳи қудрати Шимолӣ, дар якчоягӣ бо пайғамбари бардуруғ, зиддимасех, дар ниҳоят (дар якчоягӣ бо баъзе

иттифоқчиёни онҳо) ИМА ва Англияи Британияи Кабирро несту нобуд мекунанд. , Канада, Австралия ва Зеландия Нав (Дониёл 11:39) ва онҳо ба зудӣ як конфедератсияи арабӣ/исломиро нест хоҳанд кард (Дониёл 11:40-43), ҳамчун асбоби девҳо кор мекунанд (Ваҳӣ 16:13-14), ва дар ниҳояти кор бо Исои Масех ҳангоми бозгашташ ҷанг хоҳад кард (Ваҳӣ 16:14; 19:19-20). Филаделфияи содик (Ваҳӣ 3:7-13) эълон хоҳанд кард, ки салтанати ҳазорсола ба наздиқӣ меояд. Эҳтимол, ин боиси фарогирии зиёди ВАО мегардад ва ба ичрошавии Матто 24:14 мусоидат мекунад. Мо дар Калисиои *Давоми Худо* адабиёт (бо забонҳои гуногун) омода карда истодаем, ба вебсайтҳо илова мекунем ва чораҳои дигар меандешем, то ба «кори кӯтоҳ» (ниг. Румиён 9:28), ки ба ироди Худо оварда мерасонад, ки Матто 24: 14 ба қадри кофӣ ба сифати шоҳид барои охират таъмин карда шудааст.

«Инчили бардурӯғ», ки пешвоёни ҷаҳонро эълон мекунанд (Эҳтимол баъзе навъҳои «нав» пешвои олии Аврупо ва як понтифики созишишуда, ки ба як шакли католикӣ *даъво мекунанд*) ин маъқул нест - онҳо намехоҳанд, ки ҷаҳон бифаҳмад, ки онҳо дар ҳақиқат ҷи хоҳанд кард. мекунанд (ва шояд худи аввал ба ин бовар нақунанд, нигаред ба Ишаъё 10:5-7). Онҳо ва / ё тарафдорони онҳо инчунин эҳтимоли бардурӯғро таълим медиҳанд, ки Филаделфияҳои содик таълимоти ифротӣ (ҳазорнафарӣ) -и зиддимасехро ҷонибдорӣ мекунанд. Ҳар гуна маҳқумиятҳое, ки онҳо ва/ё пайравонашон нисбати содикони Филаделфия ва Калисиои *Давоми Худо мекунанд*, *таъқиботро ба вуҷуд меорад* (Дониёл 11:29-35; Ваҳӣ 12:13-15). Ин инчунин ба анҷом мерасад — оғози Мусибати Бузург (Матто 24:21; Дониёл 11:39; нигаред. Матто 24:14-15; Дониёл 11:31) ва инчунин вақти муҳофизати Филаделфияи содик. масеҳиён (Ваҳӣ 3:10; 12:14-16).

Ҳайвони ваҳшӣ ва пайғамбари козиб қувва, шантажи иқтисодӣ, аломатҳо, мӯъчиҳаҳои дурӯғӣ, қуштор ва дигар фишорҳоро месанҷанд (Ваҳӣ 13:10-17; 16:14; Дониёл 7:25; 2 Таслӯникиён 2:9-10) . Масеҳиён мепурсанд:

¹⁰ «То ба кай, эй Худованд, муқаддас ва ҳақиқӣ, то даме ки Ту доварӣ намой ва хуни моро аз сокинони рӯи замин нагири?» (Ваҳӣ 6:10)

Дар тұли асрхо, халқи Худо дар ҳайрат буданд: «То кай Исо бармегардад?»

Гарчанде ки мо рұз ё соатро намедонем, мо интизорем, ки Исо дар аспи 21 бармегардад (ва Малакути ҳазорсолаи Худо таъсис дода мешавад) дар ^{асоси} оятын зиёд (масалан, Матто 24:4-34; Забур 90:4; Хушаң 6: 2; Луқо 21:7-36; Ибриён 1:1-2; 4:4,11; 2 Петрус 3:3-8; 1 Таслұнуниң 5:4), ки баъзе қисматҳои онхоро ҳоло мебинем.

Агар Исо дахолат накунад, қағон тамоми ҳаётро нест мекунад:

²¹ Зеро дар он вакт мусибати бузурге рүй ҳоҳад дод, ки аз ибтиди қағон то ин дам набуд ва нахоҳад буд. ²² Ва агар он айём күтоҳ намешуд, ҳеч кас начот намеёфт; балки ба хотири баргузидагон он айём кутоҳ мешавад. (Матто 24:21-22)

²⁹ Дархол пас аз мусибати он айём офтоб тира ҳоҳад шуд, ва моҳ равшанин худро нахоҳад дод; ситорахо аз осмон меафтанд ва кувваҳои осмон ба ларза медароянд. ³⁰ Он гоҳ аломати Писари Одам дар осмон зохир ҳоҳад шуд, ва он гоҳ тамоми қабилаҳои рүи замин навҳа ҳоҳанд кард ва Писари Одамро ҳоҳанд дид, ки бо қудрат ва қалоли азим бар абрҳои осмон меояд. ³¹ Ва Ү фариштагони Худро бо садои баланди карнай ҳоҳад фиристод, ва онхо баргузидагони Үро аз чор тараф, аз як канори осмон то канори дигари осмон ҹамъ ҳоҳанд кард. (Матто 24:29-31)

Малакути Худо он чизест, ки қағон ба он ниёз дорад.

Сафирони Салтанат

Нақши шумо дар Салтанат чист?

Холо, агар шумо масеҳии ҳақиқіт бошед, шумо бояд сафири он бошед. Ахамият дихед, ки Павлус чий навишкааст:

²⁰ Пас, мо сафирони Масех ҳастем, гүё ки Худо ба воситаи мо илтичо мекарда бошад: аз шумо илтимос мекунем, ки барои Масех бо Худо мусолиха кунед. (2 Қўринтиён 5:20)

¹⁴ Пас, биист, ки камари худро бо ростӣ баста, синаи адолатро пущида, ¹⁵ ва пойҳои худро бо тайёрии башорати осоиштагӣ пашм баста; ¹⁶ Пеш аз ҳама, сипари имонро бигиред, ки бо он тамоми тирҳои оташини иблисро ҳомӯш карда метавонед. ¹⁷ Ва кулоҳи начот ва шамшери Рӯҳро, ки қаломи Худост, бигиред; ¹⁸ Ҳамеша бо тамоми дуо ва илтичо дар Рӯҳ дуо гӯед ва барои ин бо тамоми сабр ва илтичо дар ҳаққи ҳамаи муқаддасон ҳушёр бошед, ¹⁹ ва барои ман, то ки сухан ба ман дода шавад, то даҳони худро далерона қушоям, то ки онро ошкор созам. сирри Инчил, ²⁰ Ман сафири барои он дар занҷирҳо ҳастам; ки дар он далерона сухан ронам, чунон ки бояд сухан ронам. (Эфсусиён 6:14-20)

Сафир чист? *Merriam-Webster* дорои таърифи зерин аст:

1 : фиристодаи расмӣ; *маҳсусон* : агенти дипломатии дараҷаи олий, ки дар назди ҳукумати хориҷӣ ё соҳибхтиёр ба сифати намояндаи доимии ҳукумати худ ё соҳибхтиёр аккредитатсия шудааст ё барои супориши маҳсус ва аксаран муваққатии дипломатӣ таъин шудааст

2 a : намояндаи ваколатдор ё паёмбар

Агар шумо масехии ҳақиқӣ бошед, шумо фиристодаи расмии Масех ҳастед! Аҳамият дижед, ки Петруси расул чӣ навиштааст:

⁹ Аммо шумо насли баргузида, коҳини подшоҳӣ, ҳалқи муқаддас, ҳалқи маҳсуси Ӯ ҳастед, то ки ҳамду санои Ӯро, ки шуморо аз зулмот ба нури аҷоиби Худ даъват кардааст, эълон кунед; ¹⁰ Онҳое ки як вақтҳо қавм набуданд, vale ҳоло қавми Худо ҳастанд, ки марҳамат наёфта буданд, vale ҳоло марҳамат шудаанд. (1 Петрус 2:9-10)

Ҳамчун масеҳиён, мо бояд як қисми ҳалқи муқаддас бошем.

Холо кадом миллат муқаддас аст?

Албатта, ҳеч яке аз салтанатҳои ин ҷаҳон нест, аммо онҳо дар ниҳоят қисми Салтанати Масех ҳоҳанд буд (Ваҳй 11:15). Ин ҳалқи Худост, Салтанати Ӯ муқаддас аст.

Мо чун сафирон одатан ба сиёсати бевоситай миллатҳои ин ҷаҳон машғул неstem. Аммо мо бояд ҳоло бо тарзи ҳаёти Худо зиндагӣ кунем (инчунин ба китоби ройгони дар [www.ccog.org/дастрасшуда нигаред](http://www.ccog.org/dastrasshuda_nigarad) : *Масеҳиён: Сафирони Салтанати Худо, дастурҳои Китоби Муқаддас оид ба зиндагӣ ҳамчун масехӣ*). Бо ин кор, мо беҳтар мефаҳмем, ки ҷарои роҳҳои Худо беҳтар аст, то дар Малакути Ӯ мо подшоҳон ва қоҳинон бошем ва бо Масех дар рӯи замин ҳукмронӣ кунем:

⁵ Ба Он Касе ки моро дӯст дошт ва бо Хуни Худ моро аз гуноҳҳоямон шуста, ⁶ Ва моро подшоҳон ва қоҳинони Худо ва Падари Худ гардонид, то абад ҷалол ва салтанат бод. омин. (Ваҳй 1:5–6)

¹⁰ Ва моро подшоҳон ва қоҳинони Худои худ қарор доданд; Ва мо дар рӯи замин подшоҳӣ ҳоҳем кард. (Ваҳй 5:10)

Як ҷанбаи ояндаи он ба онхое, ки миранда ҳастанд, таълим медиҳанд, ки бо роҳҳои Худо рафтор кунанд:

¹⁹ Зеро ки қавм дар Сион дар Ерусалим сокин ҳоҳанд шуд; Шумо дигар гиря наҳоҳед кард. Дар садои фарёди ту ба ту меҳрубонӣ ҳоҳад кард; Чун шунид, ба ту ҷавоб ҳоҳад дод. ²⁰ Ва гарчанде ки Худованд ба ту нони мусибат ва оби андӯҳро ато кунад, аммо муаллимони ту дигар ба гӯшае наафтанд, вале ҷашмони ту муаллимони худро ҳоҳанд дид. ²¹ Гӯшҳои ту аз паси ту сухане ҳоҳанд шунид, ки бигӯяд: "Ин роҳ аст, бо он бирав" Ҳар гоҳ ки ба дasti рост гардонӣ ё ҳар гоҳ ба тарафи чап гардӣ. (Ишаъё 30:19–21)

Гарчанде ки ин пешгӯй барои Малакути ҳазорсола аст, дар ин синну сол масеҳиён бояд барои таълим додан омода бошанд:

¹² ... то ин вақт шумо бояд муаллимон бошед (Ибриён 5:12)

¹⁵ Аммо Худованд Худоро дар дилҳои худ тақдис кунед: ва ҳамеша омода бошед, ки ба ҳар касе ки аз шумо сабаби умеде, ки дар шумост, бо фурӯтанӣ ва тарс бипурсад, ҷавоб дихад (1 Петрус 3:15, KJV).

Китоби Муқаддас нишон медиҳад, ки бисёре аз масехиёни содик танҳо пеш аз оғози мусибати бузург ба бисёриҳо дастур медиҳанд:

³³ Ва онҳое, ки аз мардум ақл доранд, бисёр касонро насиҳат ҳоҳанд дод (Дониёл 11:33)

Пас, омӯхттан, дар файз ва дониш афзоиш додан (2 Петрус 3:18), мо бояд ҳоло коре кунем. Қисми нақши шумо дар Малакути Ҳудо қобилияти таълим додан аст. Ва барои масехиёни содиктари Филаделфия (Вахӣ 3:7-13), ин инчунин дастгирии шоҳиди муҳими Инчилро то оғози салтанати ҳазорсола дар бар мегирад (ниг. Матто 24:14).

Пас аз таъсиси Малакути Ҳудо, ҳалқи Ҳудо барои барқарор кардани сайёраи харобшууда истифода мешавад:

¹² Касоне, ки аз шумо ҳастанд, ҳаробаҳои қӯҳна ҳоҳанд соҳт ; Ту пояҳои наслҳои бисёрро баланд ҳоҳӣ кард; Ва туро Таъмиркунандаи шикаста, Барқароркунандаи қӯчаҳо барои сокинон хонда ҳоҳанд шуд. (Ишаъё 58:12)

Ҳамин тарик, ҳалқи Ҳудо, ки дар ин аср бо роҳи Ҳудо зиндагӣ мекард, дар ин замони барқароршавӣ дар шаҳрҳо (ва дар ҷойҳои дигар) иқомат кардани одамонро осонтар ҳоҳад кард. Ҷаҳон дар ҳақиқат ҷои беҳтаре ҳоҳад буд. Ҳоло мо бояд сафирони Масех бошем, то дар Салтанати Ӯ низ хизмат кунем.

Паёми ҳақиқии Инчил дигаргунӯнанда аст

Исо гуфт: «Агар дар қаломи Ман бимонед, дар ҳақиқат шогирдони Ман ҳастед. 32 Ва ростиро ҳоҳед донист, ва ростӣ шуморо озод ҳоҳад

кард» (Юханно 8:31-32). Донистани ҳақиқат дар бораи Инчили Малакути Худо моро аз доми умедҳои бардуруғи ин ҷаҳон озод мекунад. Мо метавонем далерона нақшай амалкунандаро дастгирӣ кунем - нақшай Худо! Шайтон тамоми ҷаҳонро фиреб додааст (Ваҳӣ 12:9) ва Салтанати Худо роҳи ҳалли ҳақиқӣ аст. Мо бояд ростиро ҷонибдорӣ кунем ва онро ҳимоя кунем (ниг. Юханно 18:37).

Паёми Инчил на дар бораи начоти шаҳсӣ бештар аст. Ҳушҳабар дар бораи Малакути Худо бояд қасро дар ин аср дигаргун созад:

² Ва ба ин ҷаҳон мувофиқат накунед, балки бо таҷдиди ақли ҳуд дигаргун шавед, то исбот кунед, ки иродай нек, писандида ва комили Худо чист. (Румиён 12:2)

Масеҳиёни ҳақиқӣ барои хизмат кардан ба Худо ва дигарон табдил меёбанд:

²² Эй ғуломон, ба оғоёни ба ҳасби ҷисми ҳуд дар ҳама ҷиз итоат кунед, на бо хидмати ҷашм, ки ба одамиписанд, балки бо самимияти дил ва аз тарси Худо. ²³ Ва ҳар он чи мекунед, онро аз таҳти дил ба ҷо оваред, ҷунон ки барои Ҳудованд, на ба одамон, ²⁴ зеро бидонед, ки аз Ҳудованд мукофоти мерос ҳоҳед гирифт; зеро ки шумо ба Ҳудованд Масеҳ хизмат мекунед. (Қӯлассиён 3:22-24)

²⁸ Бинобар ин, азбаски мо салтанатеро қабул карда истодаем, ки ба ларза наметавонист, бигзор файз дошта бошем, то ки ба василаи он мо ба Худо ба таври мақбул бо эҳтиром ва тарси Худо хизмат кунем. (Ибриён 12:28)

Масеҳиёни ҳақиқӣ аз ҷаҳон фарқ мекунанд. Мо меъёрҳои Ҳудоро аз меъёрҳои ҷаҳон барои дуруст ва нодуруст қабул мекунем. Одил бо имон зиндагӣ мекунанд (Ибриён 10:38), зеро дар ин замон барои зиндагӣ бо роҳи Ҳудо имон лозим аст. Масеҳиён аз ҷаҳоне, ки дар он зиндагӣ мекарданд, ҷунон фарқ мекарданд, ки тарзи зиндагии онҳо дар Аҳди Ҷадид ҳамчун «Роҳ» номида мешуд (Аъмол 9:2; 19:9; 24:14,22). Ҷаҳон дар зери таъсири Шайтон ҳудоҳона зиндагӣ мекунад, ки онро «роҳи Қобил» меноманд (Яҳудо 11).

Инчили Малакути Худо паёми адолат, шодй ва осоиштагай аст (Румиён 14:17). Калимаи нубувват, ки дуруст фаҳмида мешавад, тасаллӣ мебахшад (ниг. 1 Қўрингтиён 14:3; 1 Таслӯникиён 4:18), хусусан вақте ки мо пошхўрии ҷаҳонро мебинем (ниг. Луқо 21:8-36). Тарзи ҳаёти ҳақиқии масеҳӣ боиси фаровонии рӯҳонӣ ва баракатҳои ҷисмонӣ мегардад (Маркӯс 10:29-30). Ин як қисми он аст, ки чаро онҳое, ки дар он зиндагӣ мекунанд, мефаҳманд, ки ҷаҳон ба Малакути Худо ниёз дорад. Масеҳиён сафирони Малакути Худо мебошанд.

Масеҳиён умеди моро ба рӯҳонӣ мегузоранд, на ҷисмонӣ, гарчанде ки мо дар ҷаҳони ҷисмонӣ зиндагӣ мекунем (Румиён 8:5-8). Мо «умеди башорат» дорем (Кўлассиён 1:23). Ин ҷизест, ки масеҳиёни аввал фаҳмиданд, ки бисёре аз онҳое, ки имрӯз Исоро эътироф мекунанд, воқеан дарк намекунанд.

6. Прощение это решение не иметь ничего против другого человека независимо...

Калисои юнонию румй боварй доранд, ки онҳо ҷанбаҳои Малакути Худоро таълим медиҳанд, аммо дар ҳақиқат дарк кардани он чӣ гуна аст. *Масалан, Энциклопедияи католикӣ* инро дар бораи салтанат таълим медиҳад:

Масеҳ ... Дар ҳар марҳилаи таълимоти ӯ пайдоиши ин салтанат, ҷанбаҳои гуногуни он, маъни дакиқи он, роҳи ба даст овардани он, асоси суханрониҳои ӯро ташкил медиҳанд, ба тавре ки нутқи ӯ «Инчил» номида мешавад. дар бораи салтанат»... онҳо дар бораи Калисо чун «Малакути Худо» сухан ронданд; Ниг. Кол., I, 13; I Тес., ii, 12; Апок., I, 6, 9; v, 10 ва ғайра. ...ин маъни калисоро ҳамчун муассисаи илоҳӣ дорад... (Папа X. Салтанати Худо. Энциклопедияи католикӣ, ҷилди VIII. 1910).

Гарчанде ки дар боло ба «Кол., I, 13; I Тес., ii, 12; Апок., I, 6, 9; v, 10,» агар шумо онҳоро ҷустуҷӯ кунед, хоҳед дид, ки ҳеч яке аз ин оятҳо дар бораи Салтанати Худо будани *калисо чизе гуфта нашудааст*. Онҳо ба имондорон таълим медиҳанд, ки қисми Малакути Худо ҳоҳанд буд ё ин Салтанати Исо аст. Китоби Муқаддас ҳушдор медиҳад, ки бисёриҳо Инчилро иваз меқунанд ё ба дигарааш, яъне ба ҷизи бардурӯғ бармегарданд (Фалотиён 1:3-9). Мутаассифона, одамони гуногун ин корро карданд.

Исо таълим медод: «Ман роҳ, ростӣ ва ҳаёт ҳастам. Ҳеч кас назди Падар намеояд, магар ба воситай Ман » (Юханно 14:6). Петрус таълим медод : «На дар ҳеч кас начот нест, зеро дар зери осмон ҳеч исми дигаре ба одамон дода нашудааст, ки мо ба воситай он начот ёбем» (Аъмол 4:12). Петрус гуфт, ки ҳама яҳудиён бояд имон дошта бошанд, то тавба кунанд ва Исоро қабул кунанд, то начот ёбад (Аъмол 2:38).

Баръакси ин, Попи Франсис таълим додааст, ки атеистҳо, бе Исо, метавонанд бо аъмоли нек начот ёбанд! Ӯ ҳамчунин таълим медиҳад, ки яҳудиён метавонанд бе Исоро қабул начот! Илова бар ин, ӯ ва

баъзе юоной-румиён низ чунин ба назар мерасанд, ки нусхай гайрибилиявии «Марям» калиди Инчил ва инчуунин калиди ягонагии экуменикӣ ва байнни динҳо мебошад. Мутаассифона, онҳо ва дигарон аҳамияти Исо ва Инчили ҳақиқии Малакути Худоро намефаҳманд. Бисёриҳо башорати бардуруғро тарғиб мекунанд.

Бисёриҳо меҳоҳанд, ки бо ҷашмонашон рафтор кунанд ва ба ҷаҳон имон дошта бошанд. Аҳди Ҷадид таълим медиҳад, ки масехиён бояд ба боло нигоҳ кунанд:

² Дар бораи чизҳои боло фикр кун, на дар бораи чизҳои рӯи замин. (Қўлассиён 3:2)

⁷ Зеро ки мо бо имон рафтор мекунем, на аз рӯи бино. (2 Кўринтиён 5:7)

Бо вучуди ин, Поп Пиус XI аслан таълим медод, ки бо дидани калисои худ роҳ равад:

...калисои католикӣ... салтанати Масех дар рӯи замин аст. (Донишномаи Пиус *Квос Примас*).

Вебсайти *CatholicBible101* иддао мекунад, ки " Малакути Худо дар рӯи замин аз ҷониби Исои Масех дар соли 33-юми милодӣ дар шакли Калисои Ў бо роҳбарии Петрус... Калисои католикӣ таъсис дода шудааст." Аммо Малакути ҳазорсолаи Худо дар ин ҷо нест ва он Калисои Рум нест, балки дар рӯи замин ҳоҳад буд. Ҳарчанд Калисои ҳақиқии Худо «калидҳои салтанатро» дорад (Матто 16:19), онҳое, ки калисоро салтанат аст, «калиди донишпро гирифтаанд» (Луқо 11:52).

Калисои Рум ба муқобили Салтанати ҳазорсолаи заминии ба қарибӣ омадаистода он қадар саҳт таълим медиҳад, ки он аслан ягона "таълимоти зиддимасех" аст, ки дар катехизми расмии *калисои католикӣ номбар шудааст* :

676 Фиреби зиддимасех дар ҷаҳон ҳар дафъае, ки даъво барои дарк кардани он умеди масехӣ, ки танҳо тавассути доварии эсхатологӣ берун аз таъриҳ амалӣ мешавад, пайдо мешавад.

Калисо ҳатто шаклҳои тағирёфтаи ин тақаллуби салтанатро, ки бо номи милленаризм пайдо мешаванд, рад кард ... (Катехизми калисои католикӣ. *Imprimatur Potest* + Чозеф Кардинал Ратзингер. Doubleday, NY 1995, саҳ. 194)

Мутаассифона, онҳое, ки бо ин розӣ ҳастанд, дар ниҳоят бо эълони Инчили Малакути Худо мушкилоти чиддӣ хоҳанд дошт. Баъзеҳо хоҳанд гирифт

даҳшатнок бар зидди эълонкунандагони он (Дониёл 7:25; 11:30-36). Аммо, шояд шумо фикр кунед, ки оё ҳамаи онҳое, ки Исоро Худованд эътироф мекунанд, дар Малакут нестанд? Не, онҳо наҳоҳад буд. Диққат дихед, ки Исо чӣ гуфт:

²¹ «На ҳар кӣ ба Ман мегӯяд: "Худовандо! Худовандо", ба Малакути Осмон дохил мешавад, балки касе ки иродай Падари Маро, ки дар осмон аст, ба ҷо меоварад. ²² Дар он рӯз бисъёр касон ба Ман хоҳанд гуфт: "Худовандо! Худовандо! Оё мо ба исми Ту нубувват накардаем, девҳоро ба исми Ту берун наовардаем ва ба исми Ту мӯҷизоти зиёде ба амал наовардаем?" ²³ Ва он гоҳ ба онҳо хоҳам гуфт: "Ман ҳеч гоҳ шуморо намешиноҳтам; аз Ман дур шав, эй бадкорон». (Матто 7:21-23)

Павлуси ҳавворӣ қайд кард, ки «сирри бадӣ» дар замони ў «аллакай дар амал» буд (2 Таслӯникиён 2:7). Ин беконунӣ инчунин бо ҷизе алоқаманд аст, ки Китоби Муқаддас дар охирзамон аз он огоҳ мекунад, ки «Асрор, Бобили Бузург» номида мешавад (Ваҳӣ 17:3-5).

"Асрори беконунӣ" ба масҳиёне марбут аст, ки боварӣ доранд, ки ба онҳо лозим нест, ки қонуни Даҳ Аҳкоми Худоро риоя кунанд ва гайра. шариат, аз ин рӯ, дар ҳоле ки онҳо фикр мекунанд, ки онҳо як шакли қонуни Худоро доранд, онҳо шакли масҳиятро риоя намекунанд, ки Исо ё расулонаш қонунӣ эътироф мекунанд.

Юнони-румиён ба фарисиён монанданд, ки аҳкоми Худоро вайрон карданд, vale даъво мекарданд, ки урфу одатҳои онҳо инро қобили қабул кардааст — Исо ин равишро маҳкум кард (Матто 15:3-9)!

Ишаъё инчунин огох кард, ки одамоне, ки худро аз они Худо меноманд, бар зидди конуни Ў исён хоҳанд кард (Ишаъё 30:9). Ин исёни беконунй чизест, ки мо, мутаассифона, то имрӯз мебинем.

Ба назар чунин мерасад, ки "асрор"-и дигар дар он аст, ки Калисои Рум ба назар чунин менамояд, ки рӯзномай милитаристии экуменикӣ ва байнидинии он ба сулҳ ва нусхай ғайрибилиявии Салтанати Худо дар рӯи замин оварда мерасонад. Навиштаот аз ягонагии ояндаи экуменикӣ хушдор медиҳад, ки он таълим медиҳад, ки дар тӯли чанд сол муваффақ хоҳад шуд (Эътибор дихед: *Библияи Нави Ерусалим*, тарҷумаи католикӣ тасдиқ карда шудааст):

⁴ Онҳо дар пеши аждаҳо саҷда карданд, зеро ки ў ба ҳайвони вахшӣ кудрати худро дода буд; ва дар пеши ҳайвони вахшӣ саҷда карда, гуфтанд: «Кист бо ҳайвони вахшӣ баробар бошад? кӣ ба мукобили он мубориза бурда метавонад?». ⁵ Ба ҳайвони вахшӣ иҷозат дода шуд, ки фаҳр кунад ва куфр гӯяд ва чилу ду моҳ фаъол бошад; ⁶ Ва он бар зидди Худо, бар исми Ў, ҳаймаи осмонии Ў ва ҳамаи онҳое ки дар он ҷо паноҳ ёфтаанд, куфр мегуфт. ⁷ Иҷозат дода шуд, ки бар зидди муқаддасон ҷанг карда, онҳоро мағлуб созем ва бар ҳар нажод, қавм, забон ва миллат қудрат дода шавад; ⁸ ва тамоми одамони ҷаҳон ба он саҷда хоҳанд кард, яъне ба ҳар касе, ки номашон аз замони таъсиси ҷаҳон дар китоби ҳаёти Барраи курбонӣ навишта нашудааст. ⁹ Ҳар кӣ мешунавад, бишнавад: ¹⁰ Онҳое, ки барои асирий ба асирий; онҳое, ки барои аз шамшер то марг аз шамшер. Ин аст, ки муқаддасон бояд сабр ва имон дошта бошанд. (Ваҳӣ 13:4–10, NJB)

Китоби Муқаддас дар бораи ягонагии Бобил огоҳ мекунад:

¹ Яке аз ҳафт фаришта, ки ҳафт коса дошт, назди ман омада, гуфт: «Ин ҷо биё ва ман ба ту ҷазои фоҳиши бузургеро, ки дар соҳили обҳои фаровон нишастааст, нишон медиҳам, ² тамоми подшоҳони замин бо ў худро фоҳиша карда, тамоми мардуми ҷаҳонро аз шароби зинои худ маст кардааст». ³ Ў маро бо рӯҳ ба биёбон бурд, ва дар он ҷо занеро дидам, ки савори ҳайвони аргувонӣ дошт, ки ҳафт калла ва даҳ шоҳ дошт ва дар тамоми он унвонҳои куфр навишта шуда буд. ⁴

Зан либоси аргувон ва аргувонӣ дошт ва аз тилло ва ҷаъоҳирот ва марворид дурахшид ва дар даст як пиёла тиллои пур аз ифлосии нафраторвари фохиши худ дошт; ⁵ **бар пешонии вай ном ва номи маҳфӣ навишта шуда буд: «Бобили Бузург, модари тамоми фохишаҳо ва тамоми корҳои палид дар рӯи замин».** ⁶ Ман дидам, ки вай маст буд, аз хуни муқаддасон ва хуни шаҳидони Исо маст аст; ва ҳангоме ки ман ўро дидам, ман комилан ҳайрон шудам. (Ваҳй 17:1–6, NJB)

⁹ «Ин доноиро талаб мекунад. Ҳафт сар ҳафт теппаест, ки зан бар он нишастааст. . . ¹⁸ Он зане ки ту дидӣ, **шахри бузургест**, ки бар тамоми ҳокимони рӯи замин қудрат дорад». (Ваҳй 17: 9,18 , NJB)

¹ Пас аз ин ман фариштаи дигаре дидам, ки бо қудрати бузурге ба ў дода шуда, аз осмон нозил шуд; замин аз шуҳрати у дурахшид. ² Бо овози баланд фаръёд зад: «Бобил фурӯ ғалтид, **Бобили бузург** фурӯ ғалтид, ва паноҳгоҳи иблисҳо ва манзили ҳар рӯҳи палид ва мурғи палид ва нафратаңгез гардид. ³ Ҳама ҳалқҳо аз шароби фоҳишагии вай нӯшиданд; ҳар подшоҳи рӯи замин бо вай зино кардааст, ва ҳар тоҷир ба василаи фасоди вай сарватманд шудааст». ⁴ Аз осмон овози дигаре баромад; Ман шунидам, ки мегуфт: "Эй қавми ман, аз вай дур шавед, то ки дар ҷиноятҳои вай шарик нашавед ва ба ҳамон балоҳо гирифтор нашавед" . ⁵ Гуноҳҳои вай то осмон расидаанд, ва Худо ҷиноятҳои ўро дар назар дорад: ба вай чунон рафтор кунед, ки вай бо дигарон рафтор кардааст. ⁶ Ба ў бояд ду баробар маблаги талабкардааш пардоҳт карда шавад. Вай бояд як қосаи пуркуvvати омехтаи ҳудро дошта бошад. ⁷ Ҳар яке аз дабдабаҳову ҳавасҳои ў бо шиканча ё ранҷ баробар аст. Ман ҳамчун малика таҳти таҳти нишастаам, фикр мекунад вай; Ман бевазан нестам ва ҳеч гоҳ маргро намедонам. ⁸ Барои ҳамин, дар як рӯз балоҳо бар вай ҳоҳанд афтод: беморӣ, мотам ва гуруснагӣ. Вай ба ҳок сӯзонда мешавад. Худованд Худо, ки ўро маҳқум кардааст, тавоно аст». ⁹ «Аз ҷониби подшоҳони замин, ки бо вай зино карда ва бо ў зино мекарданд, барои вай мотам ва гирия ҳоҳанд

дошт. Онҳо дудро ҳангоми сўхтани вай мебинанд, (Ваҳй 18:1-9, NJB)

Дар Закариё, Библия аз омадани Бобил ҳушдор медиҳад ва нишон медиҳад, ки ягонагии дуруст танҳо *пас аз* бозгашти Исо ба амал наҳоҳад омад:

¹⁰ Диққат кунед! Нигоҳ кардан! Аз замини шимол гурезед, - мегӯяд Худованд, - зеро ки Ман шуморо ба чор боди осмон пароканда кардам, - мегӯяд Худованд. ¹¹ Диққат кунед! Фирор кун, эй **Сион, ки ҳоло бо духтари Бобил зиндагӣ мекунад!**

¹² Зеро ки Худованд Сабоӯт инро мегӯяд, зеро ки ҷалол таъин шудааст

ман , дар бораи ҳалқҳое, ки шуморо горат карданд, "Ҳар кӣ ба шумо даст расонад, ба гавҳараки ҷашми ман мерасад". ¹³ «Акнун инак, дасти Ҳудро бар онҳо ҷунбонам, ва онҳо аз ҷониби онҳое ки ғулом карда буданд, горат ҳоҳанд кард». Он гоҳ ҳоҳед донист, ки Худованд Сабоут маро фиристодааст! ¹⁴ Суруд хон, шодӣ кун, эй духтари Сион, зеро ки алҳол меоям, ки дар миёни ту зиндагӣ кунам, — мегӯяд Худованд! ^{15B^a} дар он рӯз ҳалқҳои зиёде ба Худованд табдил ҳоҳанд ёфт. Бале, онҳо қавми Ӯ ҳоҳанд шуд, ва дар миёни шумо ҳоҳанд монд. Он гоҳ ҳоҳед донист, ки Худованд Сабоут маро назди шумо фиристодааст! ^{16Худованд} Яхудоро тасарруф ҳоҳад кард, ки насибаш дар замини муқаддас аст, ва боз Ерусалимро интихоб ҳоҳад кард. (Закарё 2:10-16, NJB; қайд кунед, ки дар версияҳои KJV /NKJV оятҳо ҳамчун Закариё 2:6-12 номбар шудаанд)

Ҳаракатҳои экуменикӣ ва байнимазҳабӣ, ки Созмони Милали Муттаҳид, Ватикан, бисёре аз пешвоёни протестантӣ ва православии Шарқӣ таблиғ мекунанд, аз ҷониби Библия ба таври возех маҳкум карда мешаванд ва набояд рӯҳбаланд карда шаванд. Исо аз онҳое огоҳ кард, *ки даъвои* пайравии Ӯро доранд, ки «бисёронро фиреб медиҳанд» (Матто 24:4-5). Аксари экуменизм ба «савораи сафед»-и Ваҳй 6:1-2 (ки Исо НЕСТ) ва фоҳишаи Ваҳй 17 алоқаманд аст.

Мисли Закарё, Павлуси ҳавворй низ таълим медод, ки ягонагии ҳақиқии имон то *пас аз* бозгашти Исо ба амал нахоҳад омад:

¹³ То даме ки ҳамаи мо дар имон ва шинохти Писари Худо ба ягонагӣ бирасем ва Одами комилро ташаккул диҳем, ки бо камоли Худи Масех ба камол расад. (Эфсӯсиён 4:13, NJB)

Онҳое, ки боварӣ доранд, ки ин ягонагӣ пеш аз бозгашти Исо меояд, дар иштибоҳанд. Дар асл, вақте ки Исо бармегардад, Ӯ бояд ягонагии ҳалқҳоеро, ки бар зидди Ӯ ҷамъ меоянд, вайрон кунад:

^{11:15} Он гоҳ фариштаи ҳафтум карнай навоҳт, ва овозҳое шунида мешуданд, ки дар осмон фаръёд мезаданд, ки мегуфтанд: "Малакути ҷаҳон Малакути Ҳудованди мо ва Масехи Ӯ шудааст, ва Ӯ то абад подшоҳӣ хоҳад кард". ¹⁶ Бисту ҷор, ки дар ҳузури Худо ба таҳт нишаста буданд, саҷда карданд ва пешонӣ ба замин ламс карда, ба Ҳудо саҷда карданд ¹⁷ бо ин суханон: «Туро шукр мегӯем, эй Ҳудованди Қодири Мутлақ, Он ки ҳасту буд, барои қудрати бузурги ҳудро ба даст гирифта, салтанати ҳудро оғоз кунед. ¹⁸Ҳалқҳо ошӯб мезаданд, ва ҳоло вақти ҷазои ту расидааст, ва мурдагон доварӣ карда шаванд, ва барои бандагони Ту анбиё, барои муқаддасон ва барои онҳое ки аз исми Ту метарсанд, чӣ ҳурду ҳам бузург, мукофот хоҳанд гирифт. . Вакти нест кардани онҳое расидааст, ки заминро ҳароб мекунанд». (Ваҳӣ 11:15–18, NJB)

^{19:6} Ва ман шунидам, ки ба назар чунин менамуд, ки овозҳои издиҳоми бузург, ба монанди садои уқёнус ё ғурри бузурги раъд, ҷавоб медоданд: "Аллелуя! Малакути Ҳудованд Ҳудои Қодири мо сар шуд; . . . ¹⁹ Он гоҳ дидам, ки ҳайвони ваҳшӣ бо тамоми подшоҳони замин ва лашкарҳояшон ҷамъ омаданд, то бо Савора ва лашкараш ҷанг кунанд. ²⁰ Аммо ҳайвони ваҳшӣ ҳамроҳи пайғамбари қозиб, ки барои ҳайвони ваҳшӣ мӯъчиҳа нишон медод ва ба воситаи онҳо онҳоеро, ки тамғаи ҳайвони ваҳшӣ гузошта буданд, ва онҳоеро, ки ба ҳайкали ӯ саҷда мекарданд, фиреб медоданд, асир шуданд. Ин ду нафарро зинда ба қӯли оташи сулфур андохтанд. ²¹Ҳамаи бокимондагон аз шамшери савора, ки аз даҳони ӯ баромад,

кушта шуданд, ва ҳамаи паррандагон аз гүшти худ сер шуданд. . .^{20:4} Он гоҳ ман тахтхоро дидам, ки дар он чо нишаастаанд, ва бар онҳо қудрати доварӣ дода шудааст. Ман ҷонҳои ҳамаи онҳоеро дидам, ки барои шаҳодати Исо ва мавъиза кардани қаломи Худо сар бурида шуда буданд ва онҳоеро, ки аз саҷда кардани ҳайвони ваҳшӣ ё ҳайкали ў даст кашиданд ва тамғаи тамғаи пешонӣ ё дастони худро қабул накарданд ; онҳо зинда шуданд ва бо Масеҳ ҳазор сол ҳукмронӣ карданд. (Ваҳй 19: 6,19-21 ; 20:4, NJB)

Аҳамият дихед, ки Исо бояд лашкарҳои ҷаҳонро, ки бар зидди Ӯ муттҳаид шудаанд, нест кунад. Он гоҳ Ӯ ва муқаддасон подшоҳӣ ҳоҳанд кард. Он вакът ваҳдати дурусти имон ба вучӯд меояд. Мутаассифона, бисёриҳо ба ҳодимони бардуруғ гӯш медиҳанд, ки ба назар хуб метобанд, vale на, чунон ки Павлуси ҳавворӣ огоҳ карда буд (2 Қўринтиён 11:14-15). Агар бисёртар Китоби Муқаддас ва Инчили Малакути Худоро дарк мекарданд, камтар ба муқобили Исо мечангиданд.

7. Нуждаемся в прощении Божьем

Ҳарчанд одамон меҳоҳанд фикр кунанд, ки мо ин қадар оқил ҳастем, фахмиши мо маҳдудиятҳо дорад, аммо «фахмиши Худо беохир аст» (Забур 146:5).

Аз ин рӯ, барои ислоҳи ин сайёра даҳолати Худо лозим аст.

Гарчанде ки бисёриҳо ба Худо бовар *мекунанд*, аксарияти одамон намехоҳанд тавре зиндагӣ кунанд, ки *Ӯ dar* ҳақиқат дастур медиҳад. Ба чизҳои зерин дикқат дидҳед:

⁸ Ба ту, эй одам, чӣ некиро нишон дод; Ва Худованд аз шумо чӣ талаб мекунад, ҷуз ин ки адолат рафтор кунед, марҳаматро дӯст доред ва бо Худои худ фурӯтанона рафтор кунед? (Мико 6:8)

Бо Худо фурӯтанона рафтор кардан коре нест, ки инсоният дар ҳақиқат тайёр буд. Аз замони Одаму Ҳавво (Ҳастӣ 3:1-6), одамон сарфи назар аз аҳкоми *Ӯ* ба худ ва афзалиятҳои худ, аз они Худо болотар такя карданро интихоб карданд (Хуруҷ 20:3-17).

Китоби Масалҳо таълим медиҳад:

⁵ Бо тамоми дили худ ба Худованд таваккал кун, Ва ба ақли худ такя накун; ⁶ Дар ҳама роҳҳои худ *Ӯро* эътироф кун, ва *Ӯ* роҳҳои туро ҳидоят ҳоҳад кард. ⁷ Дар назари худ хирадманд набош; Аз Худованд битарс ва аз бадӣ дур шав. (Масалҳо 3:5-7)

Бо вучуди ин, аксари одамон дар ҳақиқат ба Худо бо тамоми дилҳояшон таваккал намекунанд ё интизори он ҳастанд, ки *Ӯ* қадамҳои онҳоро ҳидоят мекунад. Бисёриҳо мегӯянд, ки он чизро, ки Худо ҳоҳад, ичро мекунанд, аммо ин корро намекунанд. Инсоният аз ҷониби Шайтон фирефта шудааст (Ваҳӣ 12:9) ва ба ҳавасҳои чаҳон ва «мағрури зиндагӣ» афтодааст (1 Юҳанно 2:16).

Аз ин рӯ, бисёриҳо суннатҳои динии худ ва ҳукуматҳои дунявии худро пайдо кардаанд, зоро фикр мекунанд, ки беҳтар медонанд. Аммо, онҳо намехоҳанд (ниг. Ирмиё 10:23) ва дар ҳақиқат тавба намекунанд.

Барои ҳамин инсоният ба Малакути Худо ниёз дорад (ниг. Матто 24:21-22).

Хушбахтонро ба назар гиред

Яке аз маъруфтарин силсилаи изҳоротҳои Исо, ки Ӯ дар мавъизаи худ *дар қӯҳи Зайтун* дода буд, ин раҳматҳо буд.

Ба баъзе аз он чизе, ки Ӯ гуфтааст:

³ «Хушо бенавоёни рӯҳ, зоро ки Малакути Осмон аз они онҳост. ⁴ Хушо мотамдорон, Ки тасаллӣ ҳоҳанд ёфт. ⁵ Хушо ҳалимон, Ки вориси замин ҳоҳанд шуд. ⁶ Хушо гуруснагон ва ташнагони адолат, зоро ки онҳо сер ҳоҳанд шуд. ⁷ Хушо раҳимон, зоро ки онҳо раҳм ҳоҳанд шуд. ⁸ Хушо покдилон, зоро ки Худоро ҳоҳанд дид. ⁹ Хушо сулҳҷӯён, зоро ки онҳо фарзандони Худо хонда ҳоҳанд шуд. ¹⁰ Хушо онҳое ки ба хотири адолат таъқиб мешаванд, зоро ки Малакути Осмон аз они онҳост. (Матто 5:3–10)

Он дар Малакути Худо аст (ниг. Маркӯс 4:30-31), ки онро Матто Малакути Осмон номидааст (ниг. Матто 13:31), ки дар он ваъдаҳои муборак ичро мешаванд. Маҳз дар Малакути Худо ваъда ичро ҳоҳад шуд, ки ҳалимон вориси замин мешаванд ва покдоманҳо Худоро мебинанд. Интизори хушхабар дар бораи баракатҳо дар Малакути Худо бошед!

Роҳҳои Худо дуруст аст

Ҳақиқат ин аст, ки Худо муҳабbat аст (1 Юҳанно 4: 8,16) ва Худо ҳудҳоҳ нест. Қонунҳои Худо муҳабbat ба Худо ва ёри моро нишон медиҳанд (Маркӯс 12:29-31; Яъқуб 2:8-11). Роҳҳои ин ҷаҳон ҳудҳоҳанд ва бо марғ анҷом мейбанд (Румиён 8:6).

Аҳамият дихед, ки Китоби Муқаддас нишон медиҳад, ки масеҳиёни хақиқи аҳкомро риоя мекунанд:

¹ Ҳар кӣ имон дорад, ки Исо Масех аст, аз Худо таваллуд ёфтааст; ² Аз ин мо медонем, ки фарзандони Худоро дӯст медорем, вақте ки Худоро дӯст медорем ва аҳкоми Ӯро риоя мекунем. ³ Зеро муҳаббати Худо ин аст, ки мо аҳкоми Ӯро риоя кунем. Ва аҳкоми Ӯ

гарон нестанд . (1 Юҳанно 5:1-3)

Ҳамаи «аҳкоми Худо адолат аст» (Забур 118:172). Роҳҳои Ӯ пок аст (1 Титус 1:15). Мутаассифона, бисёриҳо шаклҳои гуногуни «беконунӣ»-ро қабул кардаанд ва намефаҳманд, ки Исо НА барои вайрон кардани шариат ё анбиё, балки барои иҷро кардани онҳо омадааст (Матто 5:17), маънии аслии онҳоро фаҳмонда, онҳоро аз ҳад зиёд васеътар гардонад. фикр мекард (масалан, Матто 5:21-28). Исо таълим медод, ки « ҳар кӣ онҳоро ба ҷо оварад ва таълим дихад, дар Малакути Осмон бузург номида хоҳад шуд» (Матто 5:19) (Истилоҳоти «Подшоҳии Худо» ва «Малакути Осмон» яқдигарро иваз мекунанд).

Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки имон бе аъмол мурда аст (Яъқуб 2:17). Бисёриҳо даъво доранд, ки ба Исо пайравӣ мекунанд, аммо дар ҳақиқат ба таълимоти Ӯ бовар намекунанд (Матто 7:21-23) ва ба Ӯ тавре ки лозим аст, тақлид намекунанд (ниг. 1 Қўринтиён 11:1). «Гуноҳ вайронкунии шариат аст» (1 Юҳанно 3:4, KJV) ва ҳама гуноҳ кардаанд (Румиён 3:23). Аммо, Китоби Муқаддас нишон медиҳад, ки марҳамат бар доварӣ пирӯз хоҳад шуд (Яъқуб 2:13), зеро Худо воқеан нақшай ҳамаро дорад (ниг. Луқо 3:6).

Ҳалли инсонӣ, ба ғайр аз роҳҳои Худо, кор наҳоҳад кард. Дар салтанати ҳазорсола Исо бо «асои оҳанин» ҳукмронӣ хоҳад кард (Ваҳӣ 19:15) ва некй ғолиб меояд, зеро одамон бо роҳи Худо зиндагӣ мекунанд. **ҲАМАИ мушкилоти ҷаҳон аз он сабаб вучуд дорад, ки чомеаҳои ин ҷаҳон аз итоат кардан ба Худо ва қонуни Ӯ саркашӣ мекунанд .** Таъриҳ нишон медиҳад, ки инсоният қодир нест мушкилоти чомеаро ҳал кунад:

⁶ Зеро ки фикрронии чисмонӣ мамот аст, аммо фикрронии рӯҳонӣ ҳаёт ва осоиштагӣ аст. ⁷ Зеро ки тафаккури чисмонӣ душманиӣ бо Худост; зеро он ба шариати Худо итоат намекунад ва наметавонад бошад. ⁸ Пас, онхое ки дар чисм ҳастанд, наметавонанд ба Худо писанд оянд. (Румиён 8:6-8)

Ба масеҳиён бояд диққати худро ба рӯҳонӣ равона созанд ва ба Рӯҳи Худо дода шудааст, ки дар ин аср ин корро кунанд (Румиён 8:9), сарфи назар аз заъфҳои шахсии мо:

²⁶ «Зеро ки шумо, эй бародарон, даъвати шуморо мебинед, ки на бисъёр хирадмандон ба ҳасби чисм даъват шудаанд, на бисъёр тавоноён, на бисъёр оличаноб. ²⁷ Аммо Худо аглаҳони ҷаҳонро баргузид, то доноонро шарманда кунанд, ва Худо нотавонони ҷаҳонро баргузид, то ки тавоноҳоро шарманда кунанд; ²⁸ Ва ҷизҳои пасти ҷаҳон ва он чиро, ки хор карда шудаанд, ва он чиро, ки нафрат доранд, баргузidaаст, то он ҷи ҳаст, несту нобуд кунад, ²⁹ ки ҳеч башар набояд дар ҳузури Ӯ фахр кунад. ³⁰ Аммо шумо дар Исои Масеҳ ҳастед, ки барои мо аз ҷониби Худо ҳикмат ва адолат ва қудсият ва қафорат гардидааст, ³¹ ки, ҷунон ки навишта шудааст: "Ҳар кӣ фахр мекунад, бигзор дар Худованд фахр кунад". (1 Қўринтиён 1:26-31)

Масеҳиён бояд дар нақшай Худо фахр кунанд! Мо ҳоло бо имон рафтор мекунем (2 Қўринтиён 5:7), ба боло нигоҳ мекунем (Қўлассиён 3:2) бо имон (Ибриён 11:6). Мо барои риоя кардани аҳкоми Худо баракат ҳоҳем ёфт (Ваҳӣ 22:14).

Чаро Инчили Малакути Худо?

Протестантҳо одатан эҳсос мекунанд, ки вакте ки онҳо Исоро ҳамчун начотдиҳанда қабул карданд, онҳо Малакути Худоро мечӯянд. Католикҳо боварӣ доранд, ки таъмидёфтагон, ҳатто дар синни навзод, ба қалисиҳи худ ҳамчун салтанат ворид шудаанд. Католикҳо ва православҳои шарқӣ одатан фикр мекунанд, ки тавассути муқаддасот ва гайра онҳо Малакути Худоро мечӯянд. Ҳангоме ки масеҳиён бояд таъмид гиранд, юнонӣ-румӣ-протестантҳо одатан барои ҳалли

мушкилоти башарият ба чаҳон назар мекунанд. Онҳо одатан диққати заминиро доранд (ниг. Румиён 8:6-8).

Чустучӯи аввалин Малакути Худо (Матто 6:33) барои масехиён хадафи якумрӣ будан аст. Ҳадаф, на ба чаҳон барои ҳалли онҳо, балки ба Худо ва роҳҳои Ӯ. Ҳушхабар дар бораи Салтанати Худо ҳаёти моро тағир медиҳад.

Китоби Муқаддас мегӯяд, ки масехиён бо Исо ҳукмронӣ ҳоҳанд кард, аммо оё шумо дарк мекунед, ки масехиёни ҳақиқӣ воқеан бар шаҳрҳо ҳукмронӣ ҳоҳанд кард? Исо таълим дод:

¹² «Шахси ашроф ба кишвари дурдаст рафт, то ки салтанате ба даст орад ва баргардад. ¹³ Ва даҳ ғуломи худро даъват карда, ба онҳо даҳ мино дод ва ба онҳо гуфт: "То омаданам тиҷорат кунед". ¹⁴ Аммо шаҳрвандонаш аз ӯ нафрат карданд ва аз ақиби ӯ ҳайат фиристода, гуфтанд: "Мо намехоҳем, ки ин шаҳс бар мо подшоҳӣ кунад".

¹⁵ «Ва ҳамин тавр шуд, ки ҳангоме ки мукофот гирифта, баргашт

буд, фармуд, ки наздаш даъват карда шаванд, то бидонад, ки ҳар кас аз тиҷорат чӣ қадар фоида гирифтааст. ¹⁶ Он гоҳ аввалин омада, гуфт: "Устод! Миной шумо даҳ мино кор кардааст". ¹⁷ Ба вай гуфт: «Офарин, ғуломи нек! зеро ки дар чизи андак мӯътамад будӣ, бар даҳ шаҳр ҳукмрон бош». ¹⁸ Ва дуюмӣ омада, гуфт: "Устод! Миной шумо панҷ мино фоида овард". ¹⁹ Ҳамчунин ба ӯ гуфт: "Ту низ бар панҷ шаҳр бошӣ". (Луқо 19:12–19)

Бар он чизе, ки ҳоло доред, содик бошед. Масехиён имконият пайдо мекунанд, ки бар шаҳрҳои воқеӣ, дар салтанати воқеӣ ҳукмронӣ кунанд. Исо ҳамчунин гуфт: «Мукофоти Ман бо Ман аст, то ба ҳар кас мувофиқи кори худ бидиҳам» (Ваҳӣ 22:12). Худо нақша дорад (Айюб 14:15) ва ҷойе (Юханно 14:2) барои онҳое, ки дар ҳақиқат ба Ӯ ҷавоб медиҳанд (Юханно 6:44; Ваҳӣ 17:14). Малакути Худо воқеӣ аст ва шумо метавонед як қисми он бошед!

Дар оғози соли 2016 мачаллаи *Science* мақолае таҳти унвони «Қудрати издиҳом» дошт, ки нишон медод, ки зехни сунъӣ ва краудсорсинг метавонад «мушкилоти бади инсониятро ҳал қунад. Бо вуҷуди ин, мақола нафаҳмида буд, ки бадӣ чӣ гуна аст, бигзор он ки чӣ тавр онро ҳал кард.

²¹ ноком шудан аст, чунон ки пас аз Тӯфони Бузург, вақте ки инсоният барои соҳтани бурҷи вайроншудаи Бобил ҳамкорӣ мекард (Ҳастӣ 11:1-9).

Мушкилот дар ҷаҳон, ба монанди Шарқи Наздик (саффи назар аз дастовардҳои муваққатии интизоршуда, масалан, Дониёл 9:27а; 1 Таслӯникиён 5:3), аз ҷониби одамон ҳал карда намешаванд - мо ба сулҳи Малакути Худо ниёз дорем (Румиён 14: 17).

Мушкилоти терроризми байналмилалӣ, саффи назар аз дастовардҳои интизорӣ, аз ҷониби шаҳсони фиребхӯрда дар Созмони Милали Муттаҳид ҳал карда намешаванд (ниг. Ҳизқиёл 21:12) (ниг. Ваҳӣ 12:9) — мо ба шодӣ ва тасаллии Салтанати Худо ниёз дорем.

Проблемаҳои муҳити зист бо ҳамкории байналмилалӣ ҳал карда намешаванд, зеро ҳалқҳои ҷаҳон барои несту нобуд кардани замин қӯмак хоҳанд кард (Ваҳӣ 11:18), балки онҳоро Салтанати Худо ҳал хоҳад кард.

Масъалаҳои бадаҳлоқии ҷинсӣ, исқоти ҳамл ва фурӯши узвҳои бадани инсон на аз ҷониби ИМА ҳал карда мешаванд (ниг. Ваҳӣ 18:13), балки Салтанати Худо.

Қарзи азиме, ки ИМА, Британияи Кабир ва бисёр давлатҳои дигар доранд, на тавассути брокерии байналмилалӣ, балки дар ниҳоят (пас аз нобудшавӣ дар Ҳабақкук 2:6-8) аз ҷониби Салтанати Худо ҳал карда мешаванд.

Нодонӣ ва таълими нодурустро Созмони Милали Муттаҳид ҳал намекунад - мо ба Малакути Худо ниёз дорем. Ҷанҷоли динӣ дар ҳақиқат аз ҷониби ягон ҷунбиши Ҷумъениӣ-байни динҳо, ки ба начот розӣ нестанд, ба ғайр аз Исои ҳақиқии Библия ҳал карда намешавад.

Гунох ПРОБЛЕМАИ ҷаҳон аст ва барои ин мо ба қурбонии Исо ва бозгашти Ӯ ба Малакути Худо ниёз дорем. Илми тибби мусосир на ҳама ҷавобҳоро барои саломатии инсон дорад - мо ба Малакути Худо ниёз дорем.

Масъалаҳои гуруснагӣ аз ҷониби организмҳои аз ҷиҳати генетикий тағирёфта ҳал карда намешаванд, ки қисматҳои ҷаҳонро аз сабаби нокомии ҳосили эҳтимолӣ ба гуруснагӣ таҳдид мекунанд - мо ба Малакути Худо ниёз дорем.

Камбизоатии азим дар қисматҳои Африқо, Осиё ва дигар ҷойҳо, дар ҳоле ки аз замони охири «Бобил» барои муддате баҳра мебарад (ниг. Ваҳӣ 18:1–19), мушкилоти камбизоатиро ҳал намекунад — мо ба Малакути Худо ниёз дорем. Идеяи он, ки инсоният ба ғайр аз Исо, метавонад дар ин «асри шарир» утопия ба вучуд орад, Инчили бардорӯғ аст (Фалотиён 1:3-10).

Марҳилаи ҳазорсолаи Малакути Худо як салтанатест, ки дар рӯи замин барпо карда мешавад. Он ба қонунҳои пурмуҳаббати Худо ва Худои меҳрубон ҳамчун роҳбар асос ҳоҳад ёфт. Муқаддасон бо Масеҳ ҳазор сол ҳукмронӣ ҳоҳанд кард (Ваҳӣ 5:10; 20:4-6). Ин салтанат онҳоеро дар бар мегирад, ки воқеан дар Калисои Худо ҳастанд, аммо ҳеч оят намегӯяд, ки Малакути Худо воқеан калисо аст (католикий ё ба таври дигар). Калисои Рум ба таълимоти ҳазорсола муҳолифат мекунад ва баъдтар, вақте ки мо ба охир наздик мешавем, ба паёми башорати Китоби Муқаддас муқобилат мекунад. Ин эҳтимол дар ВАО инъикоси назаррасеро ба даст меорад, ки метавонад ба ичрои Матто 24:14 кӯмак расонад.

Дар марҳилаи ниҳоии худ Малакути Худо «Ерусалими навро, ки аз осмон аз ҷониби Худо нозил мешавад» (Ваҳӣ 21:2) дар бар мегирад ва афзоиши он интиҳо наҳоҳад буд. Дигар ноинсофӣ, андӯҳ ва марг дигар наҳоҳад буд.

Мавъиза ва фаҳмидани Инчили Малакути Худо як мавзӯи муҳими Китоби Муқаддас аст. Нависандагони Аҳди Қадим дар ин бора таълим медоданд. Исо, Павлус ва Юҳанно дар ин бора таълим медоданд. Қадимтарин мавъизаи «масеҳӣ», ки берун аз Аҳди Ҷадид

боқй мондааст, дар бораи он таълим медод. Пешвоёни аспи дуюми масехй, ба монанди Поликарп ва Мелито, дар ин бора таълим медоданд. Мо дар Калисои давомдори Худо имрӯз онро таълим медиҳем. Ба ёд оред, ки Малакути Худо аввалин мавзӯйест, ки Китоби Муқаддас дар бораи он мавъиза кардани Исоро нишон медиҳад (Маркӯс 1:13). Он чизест, ки Ӯ баъд аз эҳшавай низ мавъиза мекард (Аъмол 1:3) - ва он чизест, ки масеҳиён бояд дар навбати аввал чустучӯ кунанд (Матто). 6:33).

Инчил на танҳо дар бораи хаёт ва марги Исо аст. Дикқати хушхабаре, ки Исо ва пайравонаш таълим медоданд, Салтанати ояндаи Худо буд. Инчили Салтанат начотро тавассути Масех дар бар мегирад, балки ҳамчунин таълим додани охири ҳукуматҳои инсониро дар бар мегирад (Ваҳй 11:15).

Дар хотир доред, ки Исо таълим медод, ки охирзамон то он даме, ки Инчили Малакут ба ҷаҳон ҳамчун шоҳид барои ҳамаи ҳалқҳо мавъиза карда нашавад, фаро наҳоҳад расид (Матто 24:14). Ва ин мавъиза холо рӯй дода истодааст.

Хабари хуш ин аст, **ки Малакути Худо роҳи ҳалли мушкилотест, ки башарият рӯ ба рӯ мешаванд**. Бо вучуди ин, аксарият намехоҳанд онро дастгирӣ кунанд, онро бишнаванд ва ба ҳақиқати он бовар кардан намехоҳанд. Салтанати Худо абадӣ аст (Матто 6:13), дар ҳоле ки «ин ҷаҳон гузарон аст» (1 Қўринтиён 7:31).

Эълон кардани Инчили ҳақиқии Малакути Худо чизест, ки мо дар Калисои *Давоми Худо ба он ҷиддӣ муносибат меқунем*. Мо мекӯшем, ки ҳама чизеро, ки Китоби Муқаддас таълим медиҳад, таълим дихем (Матто 28:19-20), аз ҷумла Подшоҳии Худо (Матто 24:14). Ҳангоме ки мо ин Салтанатро интизорем, мо бояд роҳҳои Худоро омӯзем ва пайравӣ кунем ва дигаронро, ки ба ҳақиқат бовар кардан меҳоҳанд, тасаллӣ дихем.

Оё шумо набояд эълон кардани Инчили Малакути Худоро дастгирӣ кунед? Оё шумо ба Инчили Малакути Худо бовар мекунед?

Иисуса Господом и сердцем твоим веровать

Американската канцеларија **На Иисуса господом и сердцем твоим веровать Се Haofа Bo:** 1036 У. Гранд-Проспект, Гровер-Бич, Калифорния, 93433 USA; Сайт www.ccog.org.

Иисуса Господом и сердцем твоим веровать (CCOG) Вебсайтлар

CCOG.ASIA Оваа Статија се однесува на азија.

CCOG.IN Был објект хинд мирасына йүнәлтелгэн.

CCOG.EU Бу сайт Европага юнәлтелгэн.

CCOG.NZ Оваа веб-страница е насочена кон Нов Зеланд и други со Британско потекло.

CCOG.ORG Был сайтың төп сайты *Иисуса Господом и сердцем твоим веровать*. Ул барлық континентларда кешеләргә хэмээт күрсәтэ. Анда мэкаләләр, сыйтамалар, видеолар бар.

CCOGCANADA.CA Овој Веб-сајт е наменет за оние во канада.

CCOGAfrica.ORG Был сайт Африкалағыларға йүнәлтелгэн.

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Бу испан теленец сайты *Иисуса Господом и сердцем твоим веровать*.

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Ова Е Сајтот На *Иисуса Господом и сердцем твоим веровать*. Инглиз һәм тагалог телдәрендә мәглүмәткә эйә.

Яңалыklar һәм тарих сайтылары

COGWRITER.COM Овој веб-сајт е голема алатка за прогласување и има вести, доктрина, историски статии, видеа и пророчки надградби.

CHURCHHISTORYBOOK.COM Был сайты сиркәү тарихы буйынса мәкәләләр һәм мәглүмәттәр менән хәтергә төшөрөүе еңел.

BIBLENEWSPROPHECY.NET Бу яңалыklar һәм Библия темаларын яктырткан онлайн радио сайты.

Јутјуб И Бит Цуме Видео Канали За Проповеди И Сермонети

BibleNewsProphecy Канал. CCOG вәгазь видеолары.

CCOGAfrica Канал. CCOG пораките на Африканските јазици.

CCOG Animations Канал христиан инаныузары аспекттарын өйрәтеү.

CCOGSermones Канал испан телендә хәбәрләр бар.

ContinuingCOG Канал. CCOG видео проповеди.

Фотоһүрэт йәрүсәлимдәге бинаның кайны берзәренең кирбестәренән түбәнерәк (өстәүенә кайны берзәре нұңырак өстәлә), эммә Иерусалимдың Көнбайыш

калкыулығында (әлеге вакытта Сион тауы тип аталған) Алла сиркәүе буларак якшырап һүрәтләнгән:



Бу, мөгаен, ин беренче христиан чиркәве бинасы булғандыр. Гайсәнең «Алла Патшалығы турындағы Яхшы хәбәр» вәгазыләнер иде. Бу Иерусалимда өйрәткән бина иде. кресте была платой за наши грехи.

Затоа и му благодариме на Бог без прекин...вие, браќа, станавте следбеници на божјите цркви кои во Јудеја се во Христоса Исуса. (1 Солунјаните 2: 13-14)

Силно треба да се бориме за верата која еднаш засекогаш ќе биде предадена на светиите. (Јуда 3)

А Он им рече: "и на другите градови морам да им го проповедам царството Божјо, оти за тоа сум испратен." (Лука 4: 43)

Барајте го царството Божјо и сето тоа ќе ви се придаде. Не плаши се, мало стадо; зашто волјата на вашиот Отец е вам да ви го даде царството. (Лука 12: 31-32)

И ова евангелие за царството ќе се проповеда по целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот. (Матеј 24:14)